

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
МДТ “ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ АКАДЕМИК  
БОБОЧОН ҒАФУРОВ”**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

ТДУ 809.155.0+802.0

ТКБ 81.2 Тоҷ+81.2 Анг.

Д-14

**Холматова Хуршеда Айюбчоновна**

**ИНЬИКОСИ КОНСЕПТИ “БОЙИГАРӢ”-“ҚАШШОҚӢ” ДАР  
СИСТЕМАИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ**

**Автореферати диссертатсия**

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи  
ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии  
муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

**Хуҷанд – 2023**

Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забони англисии МДТ  
“Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”  
омода гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** **Раҷабова Мавлуда Мамачоновна**—  
номзади илмҳои филологӣ, дотсенти  
кафедраи назария ва амалияи  
забони англисии факултети забонҳои хориҷӣ

**Муқаризони расмӣ:** **Ҳомидов Дилмурод Раҷабович**—  
доктори илми филология, профессори кафедраи  
таърихи забон ва типологияи факултети  
филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
**Камолова Гулруҳсар Рустамовна**—  
номзади илми филология, муаллими қалони  
кафедраи забонҳои Донишгоҳи техникии  
Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими

**Муассисаи пешбар:** Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии  
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Ҳимояи диссертатсия санаи «18» дебабри соли 2023 соати 13:00 дар  
ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.КОА-068 назди Донишгоҳи  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо нишонаи 734003 ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121 бинои таълимии №11, ошёнаи 3, толори  
Шурои олимони факултети забони англисӣ ва забонҳои Шарқ баргузор  
мегардад.

Бо мазмуну муҳтавои диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо нишонаи 734003 ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121 ва тавассути сомонаи [www.tgpu.tj](http://www.tgpu.tj) шинос  
шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «\_\_\_\_\_» соли 2023 тавзъеъ шуд.

**Котиби илмии**

**Шурои диссертационӣ,**  
номзади илмҳои филологӣ

**Каримова Д.Н.**

## МУҚАДДИМА

Забоншиносии когнитивӣ самти босуръат рушдёфтаистодаи забоншиносӣ маҳсуб ёфта, аксаран симои илми забоншиносии ҷаҳони мусирро муайян мекунад. Дар баробари ин, он самти нисбатан нав, мусир буда, дар он чи дар масъалаҳои назариявӣ, чи дар амалияи тадқиқот ва усулҳои тадқиқотӣ нуқтаҳои баҳсталаб зиёданд. Ин, зарурати корҳоеро, ки асосҳои назариявию методологии илми когнитивиро дар асоси таҷрибаи тавсифи амалии лингвокогнитивии забон ошкор мекунад, муайян менамояд.

Забоншиносии когнитивӣ забонро дар вазифаи когнитивии (маърифатии) худ меомӯзад, ки дар он когнитивият ба нақши ҳалкунандай сохторҳои иттилоотии мобайни дар робитаҳои мо бо ҷаҳон тааллуқ дорад. Дар ин маврид метавон аз мавҷудияти илми когнитивӣ ҳарф зад, ки ба ақидаи С. Кубрякова, байнисоҳавист ва истилоҳи як қатор илмҳо мебошад.<sup>1</sup>

Забоншиносии когнитивӣ яке аз самтҳои илми когнитивии байнисоҳавӣ мебошад. Марҳилаҳои ташаккули забоншиносии когнитивӣ дар Россия, самтҳои когнитивизми классикии амрикӣ ва тадқиқотҳои Россия буданд, ки инкишофи дифференсиалий ва истифодаи терминологии гуногун доранд, аммо ба категорияҳои дар натиҷаи ин тадқиқот пайдошуда дар бисёр ҳолатҳо комилан мутобиқ нестанд. Е.В.Рахилина кӯшиш кардааст, ки дар тадқиқоти худ истилоҳоти забоншиносони когнитивии амрикӣ ва мактаби семантикаи Москави Ю.Д. Апресянро ба ҳам созад, ба хубӣ нишон дода шудааст.<sup>2</sup>

Омӯзиши шуур мавзуи умумии илми когнитивӣ ва забоншиносии когнитивӣ мебошад. Забоншиносии когнитивӣ аз таъсири мутақобилаи якчанд сарчашмаҳо ба вучуд омадааст.

Илми когнитивӣ аз назарияи иттилоот мағҳумҳои сохторҳои иттилоотиро, ба монанди коркард ва нигоҳдории маълумот дар хотира, баровардани маълумотҳои зарурӣ, ифодакуни маълумот дар тафаккури инсон ва шаклҳои забонӣ мегирад. Вай кӯшиш мекунад, ки ба саволҳои Шуури инсон чӣ гуна ташкил шудааст? Инсон ҷаҳонро чӣ гуна дарк менамояд? Кадом маълумот дар бораи олам дониш мешавад? Фазоҳои равонӣ чӣ гуна ба вучуд меоянд? ҷавоб медиҳад.

---

<sup>1</sup> Кубрякова, Е. С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования/ Ин-т языкоznания РАН. – М.: Знак, 2012. 208 с.

<sup>2</sup> Рахилина Е.В. Когнитивная семантика: история, личности, идеи, результаты // Семиотика и информатика. – Выпуск 36. – М., 1998.- с.274-323

Миқдори зиёди корҳои илмиро мавриди таҳлил қарор дода, маълум гардондем, ки забоншиносии когнитивӣ яке аз соҳаҳои ҷолибтарин ва баҳсноки забоншиносӣ мебошад ва равандҳои равонӣ ва инъикоси забонии онҳоро дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон меомӯзад. Ин илм ба забон ҳамчун воҳиди коммуникативӣ аҳамияти аввалиндарача медиҳад, ки на танҳо аз нуқтаи назари ҳалқ ва фарҳанг, балки аз як шахс ба шахси дигар фарқ мекунад. Ҳар як шахс мақсади муошират ва хусусиятҳои прагматикии забонии худро дорад, ки идроқи ўро дар раванди синтези гирду атрофаш дар шуури ў ба вучуд меояд, инъикос мекунад. Кори илмии мо ба таҳлили яке аз ҷанбаҳои тадқиқотӣ дар забоншиносии когнитивӣ - концепт, аниқтараш, ба ду концепти зидмаъно “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ баҳшида шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Диссертасияи мазкур ба нокифоя омӯхтани майдони семантикийи концепти “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**”, омӯзиши концептосфераи асосии умунифарҳангии муосир бо мақсади таҳлил ва муайян кардани семантикаи ин концепт дар сатҳи миллӣ дар фарҳангҳои гуногуни забоншиносии тоҷикӣ ва англисӣ вобаста аст. Концепти “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” борҳо мавзуи таҳқиқоти илмии забоншиносӣ гардидааст. Мағҳуми “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” ба дараҷаи сатҳи зиндагонии инсонӣ даҳл дошта, муносибати одамонро дар ҷамъияте, ки мо дар он зиндагонӣ мекунем, муайян мекунад.

Аммо бо вучуди таваҷҷуҳӣ зиёд ба мавзуъ, он боз ҳам паҳлуҳои навро кушода медиҳад, саволҳои марбут ба тамоюлҳои тағйирёбанда, арзёбии олами инсон пайдо мешаванд. Концепти “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” дар забонҳои бошқирдӣ, чинӣ ва англисӣ ба таври муқоисавӣ баррасӣ шуда, дар он ҷиҳатҳои алоҳидаи забонӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, ҷанбаҳои ахлоқии забон омӯхта шудаанд, аммо дар забони тоҷикӣ ин тадқиқот бори аввал дар муқоиса бо забони англисӣ мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад.

Дар забоншиносии тоҷик пажӯҳишҳо дар соҳаи забоншиносии когнитивӣ аз ибтидои асри XXI оғоз ёфтаанд. Ба мо рисолаҳои илмии О.Қосимов оид ба лингвофарҳанг дар мавзуи “Луғати Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ, ки дар он воҳидҳои луғавии ифодакунандай ҳайвонот ва гиёҳҳо дар “Шоҳнома” мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд (2011), X.X.Мирзоева дар мавзуи “Майдони луғавӣ-семантикийи “horse/ асп” дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ” (2014), С.С.Раҳимӣ “Концепти “хиёнат”дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ”(2016) оид ба омӯзиши

концептҳо, М. М. Имомзода “Хусусияти миллии объектиунонии забонии концепти “**оила**” дар системаҳои луғавӣ-фразеологӣ ва паремиологии забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ”(2017), Д.Азиззода “Мафҳуми “**ишиқ**” дар воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” ва ғ. маълум мебошанд.

То ин дам оид ба омӯзиши концептҳо як қатор рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, аз қабили “Универсализм ва этноспецифизм дар репрезентасияи забонии макроконцепти “**сарнавишт**” (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, арабӣ ва шуғонӣ-рӯшонӣ)-и М.Б.Давлатмирова (2019), “Майдони семантикаи концепти “**зебоӣ**” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ”-и Н.К.Бойматова (2020), “Фазо ҳамчун категорияи концептуализатсияи тасвири забонии ҷаҳон дар асоси маводи забонҳои русӣ, лаҳистонӣ ва тоҷикӣ”-и Н.И.Каримова (2020) ва бисёр дигарон дифоъ шудаанд.

**Дараҷаи коркарди мавзӯй.** Асоси назариявии тадқиқотро як қатор принсипҳо ва муқаррароти семантикаи когнитивӣ ва лингвофарҳангӣ ташкил медиҳад, аз ҷумла: омӯзиши ҷанбаҳои забонии мафҳуми “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**”. Дар ин бобат асарҳои илмии олимони рус ва инчунин асарҳои олимони тоҷик ба монанди Н.Д. Арутюнова, А.Вежбитская, Р.Якобсон, С.Г.Воркачев, В.И.Карасик, В.Г.Гак, Е.С.Кубрякова, А.А.Уфимцева, В.Колшанская, инчунин асарҳо оид ба тасвирҳои забонии ҷаҳон ва масъалаҳои категоризатсияи (гурӯҳбандии) ҷаҳонӣ Б.А.Серебренников, Ю.С.Степанов, В.И.Постовалова, В.Н. Телия, Е.С.Яковлева ва дигарон, ба забони тоҷикӣ Д.Искандарова, О.Қосимов, Ҳ.Мирзоев, Д.Азиззода, С.Раҳимӣ, З.Д.Мирзоева, М.М. Имомзода ва дигаронро қайд кардан бамаврид аст. Таҳқиқоти Ю.С.Степанов “Константаҳо: фарҳангӣ маданияти рус”, ки соли 1997 нашр шудааст, дар рушд ва таҳқиқи забоншиносии когнитивӣ нақши муҳим дорад.

Муҳаққиқон З.Д. Попова ва И.А. Стернин қайд кардаанд “то имрӯз оид ба концептҳо садҳо мақолаҳои навишта шудаанд”<sup>3</sup> ҳамзамон доираи концептҳои таҳқиқшаванда пайваста васеъ мегардад. Забоншиносон концептҳои фарҳангӣ ва эҳсосиеро мавриди тадқиқ қарор медиҳанд, ки соҳаҳои гуногуни фаъолият ва муносибатҳои инсониро инъикос мекунанд, ба монанди ҷанбаҳои рафтари инсон, ҳолатҳои хирадмандӣ -боиродагии ўро коркард мекунанд. Тадқиқотчиён ба

<sup>3</sup> Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Изд. 2-е, стереотип. - Воронеж: Изд-во ВГУ.- 2002.- 191 с.

концептҳои саъю кӯшиши маънавии одам, чиҳатҳои мусбати инсонӣ – хушбахтӣ, некӣ мароқ зоҳир карда, концептҳои мушаххасро ба андозаи камтар меомӯзанд.

Дар вақтҳои охир асарҳое ба миён омаданд, ки муаллифони онҳо мазмуни концептҳоро дар забонҳои хориҷӣ дарк карданӣ мешаванд.

Дар баробари ин, концепт дар илми муосир ҳанӯз фахмиши муносиб ва шарҳи комилан мувоғиқи метазабониро нагирифтааст. Таносуби он бо мағҳум, соҳторҳои когнитивӣ ва дигар заминаи категорияҳо, шаклҳои таҷассуми забонии концепт гуногун фахмида мешавад.

Усулҳои устувори таҳлили концептуалӣ ба роҳ монда нашудаанд, масъалаҳои алоқамандии равандҳои соҳторӣ- семантиқӣ ва когнитивӣ, ҷанбаҳои диаҳронӣ ва синхронӣ, мавҷудияти концептҳои забонӣ ва нутқӣ, омӯзиши муқоисавии онҳо дар доираи як ё якчанд истилоҳоти этнозабонҳои гуногун ҳалли воқеии худро наёфтаанд.

Аҳаммияти нуқтаҳои дар боло зикршуда назариявӣ - забонии омӯзиши концептҳои фарҳанг ва дурнамои онро дар ташаккули самти маърифатӣ-лингвофарҳангии парадигмаи антропосентрикӣ мефаҳмонад.

Яке аз соҳаҳои концептосфераи забони тоҷикӣ, ки ба ин тағйиротҳо дучор шудааст, концептҳои “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” мебошанд. Ин концептҳо вақтҳои охир дар илми забоншиносӣ тоҷик мавқеи муҳимро ишғол намуда, таваҷҷӯҳи забоншиносон ба он зиёд шуда истодааст.

Муҳаққиқон Е.В.Бабаева, А.Н.Трибуҳанчик, П.А.Эфендиева хусусиятҳои фарҳангӣ - забонии муносибат ба моликият, воҳидҳои фразеологиро ба маънои “вазъи молиявии шаҳс”, мағҳумҳои “бойигарӣ ва қашшоқии одам” - ро аз рӯи маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасӣ мекунанд. Дар баробари ин, мағҳумҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” ҳамчун феноменҳои забонӣ, когнитивӣ ва фарҳангӣ инъикос нагардидаанд, иртиботи мутақобилаи бойигариву қашшоқӣ дар як лингвофарҳанг дар муқоиса бо лингвофарҳангӣ дигар мавриди таҳқиқ қарор нagiриftaast. Омӯзиши умумият ва хусусияти андешаҳо оид ба бойигариву қашшоқӣ барои тафаккури миллӣ муҳим аст, зеро ин концептҳо дар ин марҳилаи рушди ҷомеаи рус як соҳаи ҳассоси иҷтимоии концептосфераро ифода мекунад.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ.** Масъалаҳои таҳқиқоти мавриди назар бо барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олий ва мавзуъҳои илмӣ алоқамандии зич дорад.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот** соҳтор ва ҳачми корро муайян намуданд, ки он аз мундариҷа, се боб, хулоса, рӯйхати манбаъҳои маводҳои забонӣ, феҳрист ва замимаҳо иборат аст.

Дар боби якум “Асосҳои назариявии таҳқиқи консептҳо” ҷанбаи лингвофарҳангии робитаи забон ва фарҳанг, роҳҳои дифференсиалии муайян кардани консепт, моҳияти тасвири олам, ташаккул ва инкишофи забоншиносии когнитивии муосири тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Боби дуюм “Консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар системаи луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” унвон дошта, шакли дохилии консептҳо, андозаҳои дериватсионӣ ва парадигматикии консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”, динамикаи консептҳои омӯхташуда дар забони тоҷикии асри XXI, соҳторҳои когнитивие, ки ин консептҳо аз онҳо сарчашма мегиранд, таҳқиқ гардидаанд.

“Фразеологизатсияи консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” боби сеюми кор буда, мувофиқати номҳои консептҳо дар ҷанбаи лингвофарҳангӣ, идиомаҳо ҳамчун соҳибони консептҳои таҳқиқшаванд, паремиологизатсияи консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, соҳторҳои когнитивие, ки аз онҳо консептҳои фразеологияшуда асос мегиранд, таҳқиқ карда мешаванд.

**Методҳои таҳқиқот.** Ҳангоми таълифи диссертатсияи мазкур усули асосие, ки ҳангоми гузаронидани таҳқиқот ва пажуҳиши консепти “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ истифода намудем, ин усулҳои таҳлилӣ, тавсифӣ, муқоисавӣ ва омории омӯзиш мебошад. Маводи эмпирикии тадқиқотро иқтибос аз сарчашмаҳои лексикографӣ: фарҳангҳои тафсирӣ, этимологӣ, синонимӣ, антонимӣ, идеографӣ, фразеологӣ, фарҳангҳои мувофиқияти забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, инчунин фарҳангҳои зарбулмасалу мақолҳои ҳалқҳои тоҷик ва англис ташкил дод. Ҳачми маводи тадқиқшаванд 3700 воҳиди забони тоҷикӣ ва 2815 воҳиди забони англисиро дар бар мегирад.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти диссертатсияи мазкур консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” мебошанд.

**Мавзуи таҳқиқот.** Ҷанбаи лингвофарҳангии тавсифҳои умумӣ ва ҳусусиятноки консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ташкил медиҳад.

**Асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқот.** Асоси методологиии тадқиқотро асарҳои забоншиносони маъруфи хориҷиву ватанӣ аз ҷумла

Н.Ф. Алиференко, С.А.Асколдов, С.С.Алексеев, А.Н.Баранов, А.Н.Бабушкин, А.Вежбитская, С.Г.Воркачёв, В.В. Воробёв, В.З.Демянков, М.Чонсон, Д.О.Доброволский, В.В.Колесов, Е.С.Кубрякова, Дж. Лакофф, Д.С.Лихачёв, В.А.Маслова, М.Минский, З.Д.Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н.Телия, Н. Маъсумӣ, И.Ҳасанов, Ҳ. Мацидов, Б. Камолиддинов, М.Қосимова, Д. Тоҷиев, С. Ҷаматов, Ҳ. Саидзода (Саидов Ҳ.), С.Раҳматуллозода, Н. Гадоев, Ф.Турсунов, З. Мухторов, А. Нозимов, П. Ҷамшедов, А. Мирбобоев, О. Қосимов, ва чанде дигарон, ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни лингвофарҳангшиносӣ, забоншиносии когнитивӣ, назарияи консепт ва таҳлили когнитивӣ коркард шудаанд, ташкил медиҳанд.

Лингвофарҳангшиносӣ ва забоншиносии когнитивӣ ҳамчун заминаҳои назариявии таҳлили консепт баррасӣ мешаванд. Консепт як навъ пулеро мемонад, ки муносибатҳои лингвофарҳангӣ ва когнитивро дар доираи парадигмаи антропосентрикӣ пайваст меқунад.

Ҳангоми таҳлили тадбиқи забонии консепт методҳои гуногуни тадқиқот ба монанди усулҳои диахронӣ ва синхронӣ, таҳлили соҳторӣ-семантиқӣ ва когнитивӣ ба таври комплексӣ истифода шудаанд. Дар рисола, инчунин усулҳои умумиилмии мушоҳида, тафсир ва амсиласозӣ ба кор бурда шудаанд.

### **Навоварии тадқиқот** аз инҳо иборат аст:

- усули интегративӣ–тафсирии омӯзиши консептҳои “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**”, аз ҷумла ҷузъҳои этиологӣ, соҳторӣ-семантиқӣ ва когнитивии онҳо;
- мутобиқсозии усулҳои экспликатсияи мавҷудияти луғавӣ ва фразеологияи консептҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- созиши соҳторҳои когнитивӣ, ки асоси ин консептҳоро ташкил медиҳанд;
- муқоисаи дучониба ва хусусияти консептҳо, ки имконияти дарёфти вижагиҳои лингвофарҳангии онҳоро дар сатҳҳои забонӣ ва когнитивӣ дар бар мегирад;

### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Консептҳои “**бойигарӣ**” ва “**қашшоқӣ**” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дорои хусусиятҳои универсалий (ҳаматарафа) ва маҳсус мебошанд. Хусусиятҳои универсалий қабати ядрои консептҳоро ташкил дода, асосан табиати когнитивӣ доранд, дар ҳоле ки хусусиятҳои маҳсус қабатҳои периферии консептҳоро ташкил дода, бо хусусиятҳои фарҳангӣ ва забонӣ алоқаманданд.

2. Метазабон, ки бо ёрии он концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” шарҳу тафсир карда мешаванд, ҷузъҳои “захира”, “стандарт (меъёр)”, “субъект” ва “объекти соҳибӣ”, “арзёбӣ”, “гурӯҳбандии забонӣ”-ро дарбар мегирад. Ин ҷузъҳо, аввалан шакли ягонаи хусусиятҳои лингвофарҳангии концептҳоро муқаррар мекунанд, сониян, инвариантни когнитивии концептҳои антонимиро ифода мекунанд, ки дар забон ном намеёбанд, лекин аҳаммияти баланди эпистемологӣ доранд.

3. Концептҳои таҳқиқшаванда ба тағйироти муҳити иҷтимоӣ, соҳтори иқтисодӣ ва муносибатҳои ахлоқии ҷомеа ҳассос буда, аммо бо ин ҳама, якпорчагии дохилии ҳудро нигоҳ дошта, семантикаи алломатҳои забониро, ки дар он таҷассум ёфтаанд, детерминатсия (муайян) мекунанд.

4. Луғавигардонии концептҳо зуҳуроти концептуалии онҳоро ошкор намуда, қабати ядроиро фаро мегирад ва дорои хусусиятҳои ҳам антропосентрикӣ ва ҳам гайриантропосентрикиро мебошад. Фразеологизатсияи (фразеокунони) концептҳо дар баробари зуҳуроти концептуалиӣ, зуҳуроти образнок (фасех), маҷозӣ ва рамзиро ифода намуда, ҳам қабатҳои ядроӣ ва ҳам канории концептро фаро мегирад ва хусусияти антропосентрикиро нишон медиҳад.

5. Таҷдид шудани когнитивӣ-маҷозии фразеологизатсияи концептҳо имкон медиҳад, ки амсилаҳои пайдошударо бо истиораҳои умумифарҳангии захира, фазо, ҳаракат якҷоя кунад, ки барои концепти “бойигарӣ” мусбат ва барои концепти “қашшоқӣ” манфӣ нишонгузорӣ шудааст. Дар маҷмуъ, амсилаҳои когнитивии концептҳои номбаршуда дар фарҳангҳои англисӣ ва тоҷикӣ хусусиятҳои универсалиро доро буда, хусусиятҳои лингвофарҳангӣ бештар дар заминай маҷозии идиомаҳо ва концепти рамзии “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” зохир мешавад.

6. Паремиологизатсияи концептҳо як минтақаи гузариш аз мавҷудияти забонӣ ба матнӣ (инфиродӣ) мебошад. Паремияҳо муносибати гӯяндагони забони тоҷикӣ ва англисиро ба бойигарӣ ва қашшоқӣ нишон медиҳад, барои онҳо концептуализатсияҳои ҳамдигарро истиснокунанда дар доираи як конспект хос мебошанд.

**Аҳаммияти назариявии** таҳқиқот иборат аз он аст, ки дар рисола тасаввуротҳо оид ба конспект ҳамчун манбаи бисёрҷанбаъ муайян шудаанд ва самтҳои гуногуни дастрасии он тавассути забон дар мисоли концептҳои фарҳангӣ тавсиф шудаанд, самаранокии эпистемологии таҳқиқоти муқоисавии концептҳо дар доираи як лингвофарҳанг ва лингвофарҳангҳои гуногун нишон дода шудааст.

**Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар имконияти истифодаи натиҷаҳои он дар таҷрибаи лексикографӣ мебошад.** Аз маводи тадқиқот тарҷумонҳо, фарҳангшиносон, ҷомеашиносон, муаллимони забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода карда метавонанд.

**Дараҷаи Ҷангири Ҷонни Ҳуҷумӣ**. Эътидоднокии натиҷаҳои диссертатсия дар он аст, ки концепти “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ бо ёрии фразеологизмҳо, ибораҳои рехта, зарбумасалу мақолҳо ва қолабҳои алоҳида, бо муқоисаи хусусиятҳои соҳтори-маънои онҳо пурра ва возеху равшан ифода ёфтааст.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзӯя ва муҳтавои диссертатсия ба таҳқиқи муқоисавии концепти “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, ки аз назари типологӣ зидмаъно ва ҳам муҳталиф мебошанд, бахшида шудааст. Вобаста ба масъалаи таҳқиқот диссертатсия ба ихтисоси илмии 6D021300 – Забоншиносӣ (10.02.20–Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мувофиқат меқунад.

**Саҳми шаҳсии довталаб** дар он зоҳир мешавад, ки мавзуи мазкур барои нахуст дар забоншиносии муқоисавӣ – таъриҳӣ, типологӣ ва қиёсӣ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор мегирад. Таҳлили концепти “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ низ ошкор шудаанд.

**Тавсиви Ҳуҷумӣ** ба таҳқиқати диссертатсия. Муҳтавои диссертатсия дар маърузаҳо, гузоришҳо дар конференсияҳои ҳарсолаи илмию назариявии ҳайати профессорону устодони МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров”, ва дигар конференсияҳои минтақавию чумхуриявӣ мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст. Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи кафедраи назария ва амалияи забони англисии факултети забонҳои хориҷии МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров” (протоколи № 9 аз 10 апрели соли 2023) ва Шурои олимони факултети забонҳои хориҷӣ (протоколи №10/1 аз 16-уми майи соли 2023) муҳокима шуда, ба ҳимоя тавсия шудааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 13 мақолаи илмӣ, аз чумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор шудаанд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст.

## МУНДАРИЧАИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар **муқаддима** мубрамии мавзуъ, навоварии илмӣ, ва дараҷаи омӯзиши он асоснок гардида, мақсад ва вазифаҳои диссертатсия, аҳамияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқот ва объекти таҳқиқот муайян шудаанд.

Дар боби якуми диссертатсия – “**Асосҳои назариявии таҳқиқи концепт**” номгузорӣ шуда, аз панҷ фасл иборат аст:

Дар зербоби якум “**Забоншиносии когнитивии муосир ҳамчун илм**” сухан дар бораи мағхуми забоншиносии когнитивӣ меравад. Забоншиносии когнитивӣ дар парадигмаи консепсияҳои забоншиносии муосири ҷаҳон мавқеи устувор дорад. Маҳз пайдоиш ва инкишофи босуръати он дар марҳилаи ҳозира ҳусусияти хоси забоншиносии ибтидои асри нав мебошад.

Ба ақидаи олимон В.З. Демянов ва Е.С. Кубрякова забоншиносии когнитивӣ забонро ҳамчун механизми когнитивие меомӯзад, ки нақши рамзгузорӣ ва тафийр додани иттилоотро мебозад.<sup>4</sup>

Олимон оид ба ташаккули усулҳои когнитивии омӯзиши забон аллакай корҳои зиёдеро анҷом дода, бисёре аз категорияҳои когнитивии концептро бо истилоҳоти лингвокогнитивӣ шарҳ додаанд ва усулҳои лингвокогнитивӣ ва таҳлили забонро таҳия кардаанд.

Консептҳое, ки дар шуури одамон ба вучуд меоянд, на танҳо ба маънои вожаҳои аз луғатҳо гирифташуда, балки дар асоси таҷрибаи фардӣ, миллӣ, фарҳангӣ-таъриҳӣ низ ба вучуд меоянд, таҷриба ҳар қадар ғанӣ бошад, доираи мағхум ҳамон қадар васеътар мешавад, он дар ҳамаи ҷанбаҳои мағхум инъикос меёбад. Онҳо аз маводи эҳсосот, таваҷҷуҳ ва нописандӣ ва баъзан барҳӯрдҳо иборат мебошанд.

Забоншиносии когнитивӣ - як шакли забоншиносист, ки бояд аз ғрамматикаи генеративӣ ва шаклҳои зиёди тадқиқотҳои забонӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ фарқ кунад. Он нисбат ба психологияи когнитивӣ мушаххастар аст, зоро он ба забони табиӣ ҳамчун воситаи ташаккул, коркард ва муоширати ин иттилоот тамаркуз мекунад. Забоншиносии муосири когнитивӣ яке аз илмҳои сершуморест, ки як мавзуи умумӣ – дарки падидаҳоро бо усулҳои хоси худ меомӯзад.

Дар зербоби дуюм “**Ҷанбаи лингвофарҳангии робитаи забон ва фарҳанг**” як соҳаи байнифании омӯзиш аст, ки робитаи байни забон, фарҳанг ва консептуаликунониро таҳқиқ менамояд. Дар ибтидо ин соҳа аз таваҷҷуҳ ба ҳамгирии забоншиносии когнитивӣ ва анъанаҳои мавҷуд дар

<sup>4</sup> Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном языке // Вопр. филологии. 2001. - № 1. - С. 35-46.

антропологияи забонӣ, инчунин забоншиносӣ, этносемантика ва этнографияи гуфтор ба вучуд омадааст.

Дар даҳсолаи охир, лингвофарҳангшиносӣ инчунин нуқтаҳои муҳими алоқаро бо антропологияи когнитивӣ пайдо кард, зоро ҳар ду намунаҳои фарҳангииро, ки ба истифодаи забон алоқаманданд, меомӯзанд. Лингвофарҳангшиносӣ бисёр хусусиятҳои забонҳои инсонро доро буда, аз концептуаликунони фарҳангӣ, аз ҷумла, амсилаҳои фарҳангӣ решаш мегирад.

Лингвофарҳангшиносӣ як соҳаи маърифати илмӣ дар бораи робитаи байниҳамдигарии забон ва фарҳанг маҳсуб ёфта, ҳоло давраи шукуфоиро аз сар мегузаронад. Дар лингвофарҳангшиносӣ ду самти барҳӯрди робитаи забон ва фарҳанг вучуд дорад: аз як забон ба як фарҳанг ва аз як фарҳанг ба воҳиди забон.

Зарбулмасалу афоризмҳое, ки дар муошират васеъ истифода мешаванд ва ба ин васила муносибатҳои арзишманди барандагони фарҳанг мувофиқро ташаккул медиҳанд, барои таҳлили вижагиҳои забонӣ ва фарҳангӣ аҳамияти зиёд доранд.

Дар зербоби сеюм “**Усулҳои дифференсиалии таърифи консепт**” яке аз масъалаҳои баҳсбарангези забоншиносии когнитивӣ масъалаи усули омӯзиш ва шарҳи консептҳо мебошад.

Дар забоншиносии мусир бисёр методҳои таҳқиқи консептҳо ба монанди: таҳқиқи консептуалий, таҳқиқи таърихӣ ва муқоисавӣ, тафсири таърифӣ, таҳлили ҷузъӣ (компонентӣ), тафсири услубӣ, таҳлили дистрибутивӣ, таҳлили матнӣ, тафсири когнитивии натиҷаҳои тасвири семантикаи воситаҳои забонӣ, тафтиши тавсифи когнитивии бадастомада бо соҳибони забон ва ғайра ба назар мерасанд.

А.Качмар роҳҳои зерини шарҳи консептҳоро пешниҳод мекунад:

- таърифи калимаи калидии ифодакунандай консепт дар забон, фаҳмиши (тасаввуроти) асосии забонии консепт;
- соҳт ва таҳқиқи семантикаи калимаи калидӣ, ки консептро дар забон вербализатсия мекунад (таҳлили тафсири луғатҳо дар луғатҳои гуногуннамуд);
- таҳлили мутобиқати лексикии калимаи калидӣ барои чудо кардани хусусиятҳои муҳими консепти релевантӣ;
- омӯзиши раванди рушди сермаъноии калима;
- таҳлили пайдарпайии маъноҳои нави калима, ки имкон медиҳад, хусусиятҳои муайянкунандай консепти таҳқиқшавандаро муқаррар намояд;
- соҳтани майдони лексикӣ — идиоматкии калимаи калидӣ;
- таҳлили калимаи калидӣ синонимҳо ва антонимҳо;

- мувофиқат ва омӯзиши майдони дериватсионии калимаи калидӣ;
- соҳти лексико–грамматикии майдони калимаи калидӣ;
- истифодаи методикаҳои таҷрибавӣ (ин усул аз психолингвистҳо гирифта шудааст, ки барояшон усулҳои таҷрибавӣ маънои ҳалқунандаро доранд);
- таҳлили зарбулмасалу афоризмҳо, аз ҷумла калимаи калидӣ ё тафсирии концепти додашуда, ҳатто агар концепт номи худро надошта бошад (ин усул фаҳмиши одамонро дар бораи як падидай мушаххас равшан нишон медиҳад);
- таҳлили истифодаи шифоҳӣ, гуфтугӯй;
- шарҳи маъно ҳамчун маҷмуи аломатҳои зарурӣ ва кофӣ барои дохил кардани он ба ягон синфи аз ҷиҳати мантиқӣ асоснок;

Дар зербоби чорум “Роҷеъ ба моҳияти тасвири ҷаҳон” истилоҳ ва мағҳуми “ҷаҳонбинӣ” дар асарҳои олимон Г.В.Колшанский, Ю.Н.Караулов, Г.А.Брутян, Н.И.Сукаленко ва дигарон ба таври васеъ коркард ва баррасӣ шудааст.

Омӯзиши тасвири забонии ҷаҳон яке аз самтҳои афзалиятноки забоншиносии муосир ба шумор меравад. Ин масъала бо худ самтҳои гуногунро муттаҳид мекунад. Тадқиқотҳои этнолингвистӣ дар ду даҳсолаи охир маъруфияти зиёд пайдо кардаанд.

Як забон ва таҷрибаи иҷтимоӣ–таъриҳӣ дар байни аъзоёни ҷомеаи муайян, тасвири забонии якхелай ҷаҳонро ташаккул дода, имкон медиҳад, ки дар бораи як навъ матни умумӣ ва сухбати фарҳангӣ сухан ронем. Маҳз тасвири забонии ҷаҳон рафтори коммуникативро муайян мекунад. Манзараи когнитивии миллии ҷаҳон, ки бо забон ифода ёфтааст, ба тафаккур, арзишҳо ва қоидаҳои рафтори аъзоёни ҷомеа таъсир мерасонад.

Дар зербоби панҷум “Ташаккули забоншиносии когнитивии хориҷиву ватанӣ” забоншиносии когнитивӣ ҳамчун як соҳаи илмӣ дар асарҳои забоншиносони амрикӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Илми когнитивӣ ин марҳалаи нави омӯзиши робитаи мураккаби забон ва тафаккур, нақши инсон дар забон ва нақши забон барои инсон мебошад.

Илми когнитивӣ аз илми когнитивии англисӣ бармеояд ва онро когнитология низ меноманд. Мавзуи омӯзиши он аз соҳтор ва фаъолияти донишҳои инсонӣ иборат мебошад.

Макони ташаккул ва инкишофи забоншиносии когнитивӣ маъмулан Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, таҳаввули он ба номҳои Г.Лакофф, Р.Лангакер, Р.Цеккендофф, М.Ҷонсон, Ч.Миллер, Ф.Ҷонсон–Лэрд, И.Свитер ва дигар олимон алоқаманд аст. Таърихи инкишофи илми когнитивии хориҷи кишварро муҳаққиқони ватанӣ муфассал тасвир кардаанд.

Консепт ҳамчун заманаи аввал барои инъикоси маҷмуи муайяни воситаҳои забонӣ, ки бо консепт дар муносабати репрезентатсионӣ (вербализатсия, объектизатсия) мебошанд, амал меқунад.

То имрӯз масъалаҳои зиёди соҳаи забоншиносии когнитивӣ дар самти коркарди консептҳои гуногун: сарнавишт, нон/хлеб, хушбахтӣ, боигарӣ, қалб, дурӯғ, хиёнат, хӯрокворӣ ва ғайра аз рӯи маводҳои забонҳои тоҷикӣ, русӣ, чинӣ, фаронсавӣ ва дигар забонҳо бо истилоҳи муқоисавӣ мавриди таҳқиқ қарор доранд.

Дар боби дуюм “**Консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар системи луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**” ном дошта аз се зерфасл иборат аст.

Дар зербоби якуми боби дуюм “**Шакли доҳилии консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”**” таҳлили лексикию маъноии консептҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасӣ карда шудааст.

Асоси тоҷикии лексемаи *бойигарӣ* ҳосила ва тақсимшаванда буда, дар таркиби худ морфемаи решай *бой* ва пасванди *-игарӣ*-ро ҷудо меқунад. Асоси лексемаи *қашшоқ* низ ба решай *қашшоқ* ва пасванди *-ӣ* тақсим мешавад. Ҳамин тавр, аз нуқтаи назари таркиби морфемикӣ лексемаҳо, ки сарҳади майдони когнитивиро пешбарӣ меқунанд, соҳти симметрӣ доранд: решай+пасванди исмҳои абстрактии *-гар(ӣ)* ва *-ӣ*, ки муродиф мебошанд.

Соҳтори семантикийи калимаи қадимаи ҳиндии бойигарӣ “*дороӣ, хушбахтӣ, тақдир; бахшанда, хоча*”, инчунин як қатор мисолҳо аз дигар забонҳои ҳиндӯаҷрупои аз ҷониби М.Фасмер<sup>5</sup> [107;182] овардашуда ба мо имкон медиҳанд, ки дар сатҳи этимон ҷузъҳои концептуалии зеринро фарқ кунем:

**1. дороӣ, вазъият; 2. барор, хушбахтӣ; 3. хоча, қудрати илоҳӣ, Худованد.**

Номи консепти англисии *richness* ба монанди консепти тоҷикии “*бойигарӣ*” ҳосила буда, деривати аз сифати *rich* бо ёрии пасванди абстрактии исм *-ness* ҳосилшударо ифода меқунад. Дар навбати худ, *rich* решай умумиолмонӣ мебошад: мувофиқи луғатҳои гуногун, ин решай дар забони ғотӣ – *reiks*, забони фризии қадим – *rike*, забони саксонии қадим – *rike*, олмонии болои қадим – *riche* (муқоиса кунед: дар забони мусири олмонӣ – *riche*, ҳолландӣ – *rijk*). Дар забони англисӣ номи консепт дар забони қадимианглисӣ дар шакли *rice* ва англисии миёна – *riche* мушоҳида мешавад. Дар ҳар ду давра омонимияи сифатҳои *rice*, *riche* бо маъноҳои “*бой*”, “*саршор, фаровон*” ва исмҳо бо маънои “*идора кардан*”, “*хукмронӣ, ҳокимијат, қудрат*”, “*салтанат, қудрати салтанат*” мавриди қарор ҳастанд.

<sup>5</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.- М.: Прогресс, 1964, тт.1-4.

Концепти англисии “қашшоқӣ” ҳамчунин ба ду исм такя дорад – *poorness* ва *poverty*, ки аввалинаш исми абстрактиро ифода мекунад, ки аз сифати *poor* бо ёрии пасванди исми абстрактӣ –*ness* сохта шудааст. Сифати *poor* аз калимаи *roiege*, *roi(e)ge*, *rogе* забони франсафии кӯҳна ибтидо гирифтааст, ки дар навбати худ аз – *pauper* – қашшоқ, *бенаво*, *кам* асос мегирад.

Дар зербоби дуюми боби дуюм ба “Шарҳи консептҳои “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар луғатҳои этимологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” бахшида шудааст.

Таҳлили этимологӣ таърихи калимаи мушаххасро пайгирӣ мекунад, балки ба барқарор кардани тасвири мувофиқи забонии ҷаҳон мусоидат мекунад, ки дар раванди коркарди маърифатии маълумот дар бораи ҷаҳон ташаккул меёбад ва ба муайян кардани хусусиятҳои донистани воқеият аз ҷониби соҳиби забон мусоидат мекунад.<sup>6</sup>

Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ҳуди калимаи “бойигарӣ” аз забони форсӣ гирифташуда, чунин маъноҳоро дорад:

- ❖ *маҷмуи ҷизҳои қиматдошта (ҳоҳ молу ҳоҳ қанданиҳои фоиданок);*
- ❖ *сарват, дорой, давлат;*
- ❖ *бойигариҳои зеризаминиӣ, бойигариҳои табиӣ;*<sup>7</sup>

Таҳлили семантикийи концепти "Wealth" ба маънои муосир ба мағҳуми қадимӣ наздик аст.

Дар ҷараёни таҳаввул мағҳуми “wel-to will, to wish” ба “wela-weal, welfare, well-being” табдил ёфта, *некӯаҳволӣ* ва *хушибаҳтӣ*-ро инъикос мекунад. Маънои асосии луғавии *wealth*-“wele-well-being”- дорой, серую пурӣ, *happiness*-хушибаҳтӣ мебошад.

Концепти “қашшоқӣ” дар забони тоҷикӣ тавассути калимаҳои зерин инъикос ёфтааст:

*камбагал, камбагалӣ, камбагалона, камбагалишавӣ, камбагалбача, камбагалзода, камбагалнишин, камбагалпарвар, фақир, факр, факирӣ, қашшоқ, қашшоқӣ, қашшоқбача, қашшоқзода, камбизоат, камбизоатӣ, нодор, нодошт, нодоштӣ, бенаво, бенавоӣ, мискин, мискиниӣ, бечора, бечорагӣ, бедавлат.*

Таҳлили семантикийи хусусиятҳои калидвозжаи “қашшоқ(ӣ)” дар забони англисӣ нишон медиҳад, ки дар ин забон концепти мазкур

<sup>6</sup> Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика. - Дисс... докт. филол. наук, Воронеж. 1997. - 250 с.

<sup>7</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. - (иборат аз 2 ҷилд) Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. -Душанбе – 2010. – 880 с.

тавассути лексемаҳои *poverty*, *poor* ва воҳидҳои калимасозии сохта *poorly*, *poorness* ифода ёфтааст.

Дар зербоби сеюми боби дуюм “**Ифодаи маҷозии концепти “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”** дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” истифодашавии фразеологизмҳои концептҳои зерин дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таҳқиқ карда мешаванд.

Олимон фаъолона тасвири олам ва воҳидҳои онро ташаккулдиҳанда – концептҳо, инчунин воситаҳои забонии онҳоро репрезентатсиякунанда – фразеологизмҳо, паремияҳо, этнонимҳо, стереотипҳо, рамзҳо ва истиораҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Дар доираи ин параграф истиора ба худ дикқати маҳсус ҷалб менамояд.

Дар забоншиносӣ таърифи маъмултарин ва умушишудаи истиора чунин мебошад:

“Истиора (амсилаи истиоравӣ) ин муқоисаи як падида бо падидаи дигар дар асоси наздикии семантикии хосиятҳо, амалҳо, ҳолатҳои ин падидаҳоро тавсифкунанда, ки дар натиҷа калимаҳое (чумлаҳо, ибораҳо), ки барои ифодаи маънои як объектҳо (ҳолатҳо)–и воқеӣ муқаррар шудаанд, барои номгузории объектҳои (ҳолатҳои) дигар, ки дар асоси монандии шартии аломатҳои предикативӣ ба онҳо даҳлдор карда мешаванд, истифода бурда мешаванд”.<sup>8</sup>

Мисоли назарраси амсилаи маҷозӣ лексемаи *бой|rich* мебошад. Баъди камтар аз сад соли ба забон доҳил шудан ин воҳид аллакай маънои маҷозӣ пайдо намуд.<sup>9</sup> Концепти *бой/rich* ба сифати соҳаи гузариш аломати фарқкунандай когнитивии худро медиҳад: “ба миқдори зиёд доштани чизе, ягон сифате”, масалан:

<b>Фарҳанги забони англисӣ</b>	<b>Фарҳанги забони тоҷикӣ</b>
<i>Rich in natural resources</i>	<i>Бойигарии зеризамини</i>
<i>Enriched vocabulary</i>	<i>Лӯгати бой ва ғанӣ доштан</i>

Дар фразеологизмҳое, ки бойигарии моддиро воқеӣ мегардонанд, бойигарӣ, пули зиёд ба воситаи образҳои зерин баён мегарданд:

<b>Фарҳанги забони англисӣ</b>	<b>Фарҳанги забони тоҷикӣ</b>
<i>In funds\be in the money\in the chips\in cash\ money\ money bags\roll in money\ float in</i>	<i>Пулдор будан\ҳалтаи пул, дар даруни пул будан</i>

Баъдан, дар муқоиса лексемаҳои англисии rich, richness ва riches-ро баррасӣ меқунем. Лексемаи *richness* дар лугат rich омодааст ва дигар

<sup>8</sup> Давлатмирова М. Б. «Универсальное и этноспецифическое в языковой репрезентации макроконцепта» судьба «(на материале таджикской, арабской и шугнано-руshanской групп языков) Автореф. дис. канд. филол. наук. / The PTCA. - Душанбе-2019. -С. 42

<sup>9</sup> Маслова В.А. Лингвокультурология. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.

маъноҳо қайд нашудаанд, аз ин рӯ, *richness* шакли транспозитсионии *rich* мебошад.

Номҳои концепти англисии *poverty* дар луғатҳо чунин ифода ёфтаанд. Лексемаи *poorness* дар луғатҳои Longman ва Hornby ҳамчун моносемант дода шудааст:

*Poorness – lack of some desirable quality or element* (Hornby).

*Poorness - lowness(of quality);lack of desired quality* (Longman).

Ҳар ду сарчашма ба обуранги китобии ин лексема ишора мекунанд: *note that poverty is usual for being poor* ( Hornby); *rather formal* (Longman).

Лексемаи *poorness*-ро сермаъно тафсир мекунад: 1. *камбагалӣ, нодорӣ;* 2. *камӣ, камбизоатӣ; 3. қаноатманӣ набудан.*

Таҳқики муносибатҳои парадигматикӣ оид ба соҳтори концептҳои додашударо аз тасвири анатомия оғоз кардан мақсаднок аст, зоро худи мухолифати “бой-камбагал” аз нуқтаи назари мантиқ муқобилатро ифода мекунад. Файр аз ин, дар ин муқобилгузорӣ дигар ҷанбаъҳои ин ҷо баррасишуда, аниқтараш, қалимасозӣ ва синонимия алоқамандии зич пайдо мекунанд.

Гурӯҳҳои калонтарини синонимиро ҷуфтҳои антонимии маънои аломат дошта: *бой-камбагал: бой- гадо, бой-қашшоқ, бой-бенаво, доро-нодор, сарватманд-фақир, пулдор (серпул)- камбагал (бечора) ва ҳамчунин дорои маънои абстрактии аломат: бойигарӣ- камбагалӣ, шукуҳ-бенавоӣ, бойигарӣ-фақирӣ, бойигарӣ- бенавоӣ, серию пурӣ- камӣ ташкил медиҳанд.*

Боби сеюм **“Фразеологизатсияи концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ”** номгузорӣ шуда аз панҷ фасл иборат аст.

Дар зербоби якуми боби сеюм **“Таҳлили мувофиқати номҳои концептҳои таҳқиқшаванда аз ҷиҳати лингвофарҳангӣ”** гуфта мешавад, таркиби луғавии ҳар як забон тамоми тараққиёти таърихии аҳли ҷамъияти бо он забон гуфтугукунандаро равшан месозад. Дар таркиби луғавии забон фразеология низ мавқеи муайян дорад, ки ҳолат ва инкишифи таърихии забонро аз бисёр ҷиҳат равшан мекунад.

Доир ба фразеологияи тоҷик асарҳои А.Мирзоев, Д.Т. Тоҷиев, Ш.Ниёзӣ, Н.Маъсумӣ, С.В.Хушенова ба табъ расиданд. Дар асари Ю.А. Рубинчик «Асосҳои фразеологияи забони форсӣ» доир ба дастоварди эроншиносон низ дар ин бобат ҷамъbast карда шудаанд. Дар соҳаи илми фразеологияи тоҷик хизмати профессор Ҳ.Маҷидов хеле қалон аст.

Табииати воҳидҳои фразеологӣ боиси ба вучуд омадани ду хел таснифоти фразеологӣ гардид. Онҳо аз ҷиҳати ифодаи маънои яклухт ба **идиомаҳо, фраземаҳо ва фразеологизмҳои ғайриидиоматикӣ** ҷудо карда

мешаванд. Дар ин маврид идиомаҳо ифодаҳои ба дараҷаи олӣ рехтаи забон, идиоматика, дараҷаи олии фразеологизатсияро ифода мекунанд.

Аз рӯи ифодаи семантика идиомаҳо (юн. **idioma** – ифодаи маҳсус), ё худ ифодаҳои идиоматикӣ чунин ВФ-ии маҳсуси забонамонро ташкил медиҳанд, ки бо мазмуни яклухту пуробуранг ва соҳти ба қисмҳо ҷудонашавандай худ ба қалимаҳо наздикӣ доранд.

Дар зербоби дуюми боби сеюм “**Идиомаҳо ҳамчун манбаҳои асосии концептҳои таҳқиқшаванда**” мебошад, ки фаҳмиши густурдаи идиома се ҳусусияти асосиро дар бар мегирад: номуайянӣ (неоднословность), таркиби устувори тафсирҳо ва идиома; дар навбати худ идиома, аввалан, бо тафаккури аз нав дида баромадани маъно ва дуюм, аз маънои ҷузъҳо хос аст.<sup>10</sup>

Баъзе андешаҳоро, ки бо концепти «**бойигарӣ**» дар забони тоҷикӣ алоқаманданд, дар асоси ибораҳои рехта таҳлил мекунем. Вобаста ба ин, «**бойигарӣ**» маҷмуи мағҳумҳои зеринро дорад:

- *A да(ҳа)н рӯған шордон(аз даҳон равған шоридан)* маънои серую пурӣ ва бою бадавлат буданро дорад, “Ҳамин “Худо” гӯ, ки чишмат сер бошад будас, шикамат серу чашмат сер набошат, ҷизи қас-ба бо чишм ало қаран мегифтӣ”.
- *Андак –мундак*, яъне қалон, бисёр будан, кам набуданро ифода мекунад. “Вай лой-и қадагии *андак мундак* не, ҳам-и бом-ба мерасат”.
- *А нӯғи худаши*, яъне аз ҳисоби даромад (фоида)-и худи мол ифода меёбад. “Гов-а фурӯҳтаму а танаши зийодатишба бо ҷобаҷо ин гӯсолайа гифтам. Нахс қадӣ, а нӯғи худаши шудас-дийя”.
- *А охури балан йэм ҳӯддан* маънои аз оилаҳои доро ва одамони пурдида (ҳимматбаланд) буданро ифода намуда, ибораи ҳалқӣ мебошад, “Ҳамин келин-а кун, ки *а охури балан йэм ҳӯддагӣ* бошат, будасдийа, нодидаши ҳиччи-йа надидагӣ будас-дийа илоҷӣ қада: на ҷиз –а дидас-у на услубу одоба”.<sup>11</sup>

Концепти “**бойигарӣ**” дар идиомаҳои англисӣ маҷмуи чунин концептуализатсияро дорад:

- ✓ мавқеъ, ҳолати шаҳс, ки дар ҳӯзури пул зоҳир мешавад- *king's ransom, easy circumstances, the Almighty Dollar, be in the money*;
- ✓ тилло –ин нишонаи бойигарӣ - *strike gold; the goose that laid (lays) the golden eggs, gold mine, mint gold money*;
- ✓ молу мулк, озуқа ва дигар неъматҳои моддие, ки мақоми иҷтимоӣ; идоракунии иқтисодиёт, сиёсатро муайян мекунанд-*make money*,

<sup>10</sup> Баранов А.Н., Добропольский Д.О. Постулаты когнитивной семантики Известия РАН. Серия литературы и языка, 1997.—Т.56.-№ 1.—С.11-21

<sup>11</sup> Абдуллозода, Р. Фарҳанг ибораҳои ҳалқӣ.- Душанбе: Адиб, 1988.-400 с

*comfortably off, come good, have one's bread buttered for life, have one's bread buttered for both sides, be in chips, live (be) in clover;*

- ✓ *сарватро бо роҳҳои гуногун ба даст овардан мумкин аст -rob the spittle;*
- ✓ *сарватманд таваллуд шудан - curled darlings, be born with a penny (a silver spoon) in one's mouth, be born in/ to the purple;*
- ✓ *издивоҷ кардан - marry money, marry a fortune;*

Концепти «қашшоқӣ» дар забони тоҷикӣ алоқаманданд, дар асоси ибораҳои рехта таҳлил мекунем.

- *Аз яке монда аз дигаре ронда ба умеди чизе аз баҳри чизи нақди мавҷуда баромаданро ифода менамояд, “Ба оши шумоён умедин баста, шӯрбои тайёра нахӯрда омадам. Аз яке монда, аз дигаре ронда — гуфтагӣ барин, ин ҷо то омадани ман оша ҳам тамом карда мондемон!*

*Абгор шудан* -нодор (камбағал) шудан, бечиз мондан аст. Асосан ин ибораи рехта дар асарҳо, адабиётҳои бадеӣ дидо мешавад, “Мана фалон- чӣ гӯяду номам барояд гуфта, ба тавр, амакатон чӣ кор кард? То хекиртакаши ба қарз гӯтида тӯи калон карду **абгор шуду монд?**”

- *Абрау астар шуда мондан* маънини гӯшити бадан гурехтан, ҳаробу лоғар шуданро ифода менамояд, “бечора ду моҳ ранҷи беморӣ қашида, **абраву астар шуда мондааст**, пеш чӣ хел фарбех буд!”

“Се-чор танга пули будагия маросими дафни кампирба сарф карда **абраву астар шуда мондем**, уко, чӣ илоҷ, гӯр баъзе урғу одатҳои кӯҳнаи мо шавад!

<sup>12</sup>

Дар забони англисӣ концепти “қашшоқӣ” чунин мағҳумҳоро инъикос мекунад:

1. Камбағали хусусияти ҳолати шаҳс аст, ки дар набудани пул ё миқдори хеле ками он зоҳир мешавад: *not (to have) a penny (a sixpence) to bless oneself without of cash, a poor debtor, be out of funds; out of stock.*
2. Камбизоатӣ мавҷудияти гуруснагӣ аст: *live from hand to mouth, live close to one's belly, a bag of bones, be on one's bones, a rack (stock) of bones;*
3. Дар камбағали ба дунё омада ва аз олам чаим пӯшидан мумкин: *go to the bow-vows, to be born in the gutter, die in the gutter; give up one's girdle;*
4. Зиндагӣ дар фақр саҳт, вазнин, хоркунанда аст: *taken up for hawks, carry off meat from the graves, up a tree, flat broke.*
5. Бо қашишоқӣ мубориза бурда мешавад: *keep the wolf from the door.*

Дар зербоби сеюми боби сеюм “Нақши концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар ташаккули зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ва англисӣ”

<sup>12</sup> Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехта (фарҳанги фразеологӣ) / М. Фозилов. Душанбе, 1963.Ч.1. – 952 с. 1964.Ч. 2. – 803 с.

сухан оиди ифодаи концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар зарбулмасалу мақолҳо дар забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ меравад.

А.В. Кунин зарбулмасал ва маколҳоро ҳамчун воҳидҳои фразеологии коммуникативӣ тасниф меқунад.<sup>13</sup>

Концептуализатсияи «*бойигарӣ*»-ро дар паремиология бо ду забон шарҳ медиҳем.

**“Аввал бародариатро собит кун, сипас иддаои мерос кун!**

*Аввал ба ҷизе ҳақ доштан ва сазовор будани худро исбот кун, баъд онро талаб кун!*

*Макун оҳанги раҳ бо ҷаими баста,*

*Забон макшиои бар гуфтори бечо!*

*“Бикин собит бародар буданатро,*

*Пас он гаҳ даъвии мерос бинмо!” (Аҳмади Донии)*

**Happiness is more than riches.**

**Knowledge is better than riches.**

**A good name is rather to be chosen than great riches.**

*“Аз сӯзани кӯтоҳқад коре ояд, ки аз наизаи дарозқад дар он очиз бимонад”.*

*Neither great poverty nor great riches will hear reason.*

**“Бойигарӣ вақтинча, як рӯз бенӣ ҳай, пага аллакай нест” (Ҳалқӣ)**

*Riches and honor are like floating clouds.*

**Riches have wings.**

Концепти «қашшоқӣ» дар паремиологияи англисӣ бо хислатҳои амбивалентӣ қайд карда мешавад. Дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ маънои аслӣ набуда, балки маънои маҷозиро ифода меқунад.

**«Нимта нон, роҳати ҷон»**

**«Ба қурпаат нигоҳ карда по дароз кун»**

*Better be poor and live than rich and perish.*

*It's better poor and free than rich and slave.*

**Дар кори ҳайр истихора нашояд.**

**Poverty makes good fellowship.**

**Poverty is the mother of invention. Poverty is the mother of all arts.**

**Poverty and hunger have many apt pupils.**

**“Андӯҳӣ дили сӯхтагон сӯхта донад”.**

*Саҳтии азобро азобдида медонад, то азоб набинӣ, дарди азобдидаро намедонӣ.*

*Сӯзи дили Яъқуби симондида зи ман пурс,*

*“Андӯҳӣ дили сӯхтагон сӯхта донад”. (Саъдии Шерозӣ)*

**Old age and poverty are two heavy burdens.**

<sup>13</sup> Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М.: Русский язык, 1984. — 944 с.

*Old age and poverty are wounds that can't be healed.*

Дар зербоби чоруми боби сеюм “Сохторҳои когнитивии фразеологишудаи концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” сухан оиди сохтори асосии когнитивие, ки барои шарҳи концептҳои луғавӣ интиҳоб шудааст, фрейм бошад, пас барои концептҳои фразеологишуда бештар истиора мувоғиқ меояд. Маълум аст, ки системаи маҷозии забон воситаи тавонои дарки воқеият мебошад.

Концептҳои тоҷикии “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” гуногунии зиёди маҷозӣ нишон намедиҳанд, дар ҳоле, ки рамзҳо дар таркибашон хеле васеъ дода шудаанд.

Маводи эмпирӣкӣ имконият медиҳад, ки истиоррои зеринро ҷудо қунем:

*Бойигарӣ-ин тилло: тилло, тиллоро аз сар рехтан, пул, хона, сангҳои қиматбаҳо, ҷизҳои қадима, молу мулк, фаровонӣ ва ҳокимијат:*

- **буруду бойшуда** (пули бурду бохтиӯда дар аснои гаравбандӣ ва қимор; мисол: “Ҳарифон бо якдигар гарав мебастанд ва тамошобинон бологарав мемонданд, ки дар натиҷа маблаги бисёр бурду бой шуд”). С.Айнӣ “Ёддоштҳо”
- **даруни касеро ғурӯг дарронидан** (серпул будан, пули бисёр доштан, пули зиёдеро ҳавоӣ сарф кардан; “Мана, маро бин, аз баҳтам гардидаам, дар даруни пул бозӣ карда, дар ҷаҳор ғӯшии шаҳр ҷоҳу ҷалол дорам”) “Хорнуштак” саҳ.288
- **Ишками серро чӣ парвои ишками гурусна** (сер аз аҳволи гурусна ҳабар надорад, бадавлат ҳеч гоҳ ғами камбагалро намехӯрад: “-Рӯз қариб пешин шуд, ҳанӯз аз ин зинданбони худобехабар ҳабаре нест,- гуфт яке. Дигаре гуфт: -Рафта дарро задан даркор аст, вагарна вай кай ки ҳудаши ҳоҳад, ҳамон вақт меояд аз гушина мондани ману ту чӣ парво дорад? “Ишками серро чӣ парвои ишками гурусна” гуфтаанд) (С.Айнӣ “Дохунда” саҳ.501)

Ҳамин тарик, дар умум концептуализатсияи “бойигарӣ”-ро метавон ба ду истиори васеъ (1) модда (захира) ва (2) фазо коҳиш дод.

Идиома ва паремияҳое, ки концепти тоҷикии “бойигарӣ”-ро ифода мекунанд, дар таркиби ҳуд ҷузъҳоеро доранд, ки имконият медиҳанд рамзҳои 4 ғурӯҳ ҷудо карда шаванд:

**Одамон, пул (сомонӣ, доллар, миллионҳо, ҳазорҳо), ҳӯрок(нон, шир, равған, ғӯшт, қок), ашё (хона, мошин).**

Концепти тоҷикии “қашшоқӣ” бо амсилаҳои маҷозии зерин ифода шудааст:

**Қашшоқӣ** – ин гурусна будан ва хунук хӯрдан, гурусна ва сард, бо нону об рӯз гузаронидан; кисаҳои холӣ (даруни киса шамол мевазад), чизе гирифта намешавад, ба тунукоба мондан (зору нотавон шудан); ба душвории саҳт дучор шудан; дар таги девор мурда мондан; дар ба дар гадойӣ кардан, набудани сару либос, луб луч монондан; бо дасти хушк; лучу урён, бараҳна; луб луч, урён кардан.

Дар забони англисӣ концепти “бойигарӣ” аз амсилаҳои маҷозии зерин ибтидо мегирад:

*Бойигарӣ* – ин тилло: *the golden calf, strike gold, a gold mine, mint gold, money bag, coin it (in), coinly cove;*

*Бойигарӣ* - ин хӯрок (бисёр), фаровонӣ: *a butter-and-egg man, have one's cake baked, have one's bread buttered for life, have one's bread buttered on both sides, be in chips;*

*Бойигарӣ* - ин ҳаракат: *push one's fortune, strike gold, fill one's pipe, spin money, shake the padoga-tree, turn (wind) the honest penny, pile up the rocks;*

Чузъҳои рамзии идиома ва паремияҳо дер оварда мешавад:

*Одамон*(*the Bishop of Chester, Jew, Jack, Lord, Prince, Philip of Macedon, Croesus*), хӯрок(*cream, gravy, fat, butter, egg, cake, sugar*), нул (*dollar, coin*),  
*Ашёҳо* (*velvet, silk stocking*).

Амсилаҳои маҷозие, ки концепти “қашшоқӣ” аз он ибтидо мегирад, дар забони англисӣ:

*Қашшоқӣ* ин гуруснагӣ, бепулӣ: *not a bean, tighten (pull in, draw in) one's belt, near (close) to the bone, on the bone, a bag of bones, skin and bone, take the bread out of smb's mouth, be on the cold in hand, carry off meat from the graves, to lick paint off the fence, not (to have) a penny (a sixpence, a cross), to bless oneself with, down and out, not to have a dime, leave smb.*

Рамзҳои “қашшоқӣ” дар идиома ва паремияҳо:

*Одамон* (*Job, Lazarev, Jim Grow*), хӯрок (*bread*), нул (*penny, dime, cent, sixpence*), ашёҳо (*empty purse*).

Дар зербоби панҷуми боби сеюм ба “**Ҷараёни инкишофи концептҳои таҳқиқшаванда дар забони тоҷикӣ дар охири асри XX**” баҳшида шудааст.

То имрӯз масъалаҳои сершумори забоншиносии когнитивӣ дар самти коркарди концептҳои гуногун: тақдир, нон, хушбахтӣ, бойигарӣ, дил, дурӯғ, хиёнат, хӯрок ва ғ. дар асоси муқоисаи маводи забонҳои тоҷикӣ, русӣ, хитоӣ, франсавӣ ва дигарон омӯхта мешаванд.

Барои таҳқиқи хусусиятҳои динамикии концептҳо “Луғати фразеологии забони муосири тоҷикӣ”-и М. Фозилов маводи хуб медиҳад.

Равандҳои динамикии консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”-ро аз рӯи маводҳои адабиёти бадеии тоҷик ва луғати фразеологии А.В.Кунин баррасӣ мекунем.

#### Равандҳои динамикии консепти “бойигарӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

	Воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ	Воҳидҳои фразеологии забони англисӣ
1.	<p><b>Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ.</b>  Кореро бо андеша ва дониста кардан, бо мулоҳиза ба коре шурӯъ намудан, бо эҳтиёт рафтор кардан.  Акнун замонаҳо охир шуда, мардум ба ин маъниҳо эътиборе надода монданд, ки мегӯянд:  “Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ”. Р.Ҷалил “Шӯроб” с.3</p>	<p><b>444. every shoe fits not every foot-</b> ҳар як пойафзол ба ҳар як пой мувофиқат намекунад. (зарбумасал)</p>
2.	<p><b>Аз анбори холӣ сад ман шолӣ</b>  -аз анбори холӣ ба ман сад шолӣ инъом доданду сарамро гардонда дуҳтарамро никоҳ карда гирифтанд.  С.Улуғзода “Диёри навобод” -домодшаванд, ки ҳарчанд “аз анбори холӣ сад ман шолӣ” набошад ҳам, ба дуҳтар берун аз имконияти худ “бихишти рӯи заминро” ваъда карда буд....  Р.Ҷалил “Ҳикояҳо” с. 25</p>	<p><b>16. her face is her fortune</b> – чехраи вай сарвати вай аст.  If a man is hoping to get a dowry with Belinda, he will be sadly mistaken: her face is her fortune. (DEI)  Агар мард умедвор бошад, ки Барои Белинда маҳр мегирад, вай бераҳмона хато мекунад: чехраи вай сарвати вай аст. (DEI)</p>

#### Равандҳои динамикии консепти “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

1.	<p><b>Ба азоб мондан</b>  машакқат кашидан; нохушиҳо дидан; мушкилӣ кашидан.  Лекин аз тарафи дигар ҳалқи бечора ва меҳнаткаш ба азоби дутарафа мемонад....  Ч.Икромӣ “Дар доманаи кӯҳҳои қабуд” с.10</p>	<p>687. <b>down on one's luck</b> – дар мусибат, дар бадбаҳтӣ, дар вазъияти вазнин, хушбаҳтӣ тағиир ёфт;  Bly... When I see a mangy cat or a dog that's lost, or a fellow-creature down on his luck I always try to put myself in his place. It's a weakness I've got. Блай... Вақте ки ман гурба ё саги гумшуда ё шахси бадбаҳтро мебинам, ман ҳамеша кӯшиш мекунам, ки худро ба ҷои ў гузорам. Ин заъфи ман аст.  (J. Galsworthy, ‘Window’, act II) (c.473)</p>
2.	<p><b>Азобаш ба сари ҳудаш</b>  ҳар кас барои кардаи ношоистааш азоб мебинад.  -мастию ростӣ гуфтаанд, отун,- ҷавоб дод зани раис,-ҳайр, азобаш ба сари ҳудаш.  Ф.Ниёзӣ “Вафо”, к.11 с.10</p>	-

3.	<p><b>Аспи баҳти касе ба ҳар ду по лангидан</b></p> <p>Ҳеч барор накардани кори касе. Барои ба шӯъбай ғоибонаи институт.... дохил шудан якчанд бор миёнашро аз хафт ҷо баста қувваозмой карда будааст. Лекин чунон ки мегӯянд, аспи баҳташ ба ҳар ду по лангидашт.</p> <p>“Маориф ва маданият” с.37</p>	<p><b>29. not to have a rag to one's back-</b> ба факри шадид афтодан, бо ҷомаи қӯҳна гаштан -Never seems to have a rag to his back and always cadging tucker. Чунин ба назар мерасад, ки ў ҳеч гоҳ дар паси худ ҷомае надошт ва ҳамеша ҳӯрок мепурсид. (K. S. Richard, ‘The Roaring Nineties’, ch.17) -everything I do you criticise. ‘I don’t. All I’ve said –apart from tonight- that I don’t like you taking money from my father and going off buying clothes a though you hadn’t a rag to your back. You’ve got enough clothes for a filmstar’. - шумо ҳама кореро, ки ман мекунам, танкид мекунед. 'Ман намедонам. Ҳар ҷизе ки ман гуфтам – ба истиснои имшаб - ин ба ман маъқул нест, вақте ки шумо аз падари ман пул мегиряд ва барои ҳаридани либос меравед, гарчанде ки шумо дар паси худ ягон либос надоштед. Шумо барои сатораи фильм либоси кофӣ доред." (D. Cusack, Heatwave in Berlin. Ch. VII)</p>
4.	<p><b>Барбод рафтан</b></p> <p>Талаф, несту нобуд, торумор шудан; бехуда сарф шудан;</p> <p>Афсус ки меҳнати шумо барбод рафт. М.Миршакар “Қишлоқи тиллоӣ”</p> <p>2. Ҳамаи тарҳу нақшай вай дар як дам барбод мерафт.</p> <p>Ҷ.Икромӣ “Ман гунаҳкорам” сах.71</p>	

## Х У Л О С А

Таҳлили мувофиқати концептҳои таҳқиқшавандა нишон дод, ки дар забони тоҷикӣ мувофиқати синтаксисӣ нисбат ба забони англisiй хеле гуногун аст. Дар баробари ин, дар забони англisiй маъноҳои луғавии умумӣ бештар аст. Ҳамин тавр, дар бораи иртиботи мутақобилаи байни ҳусусиятҳои мувофиқатӣ ва ҳусусиятҳои соҳтори забонӣ сухан рондан мумкин аст: имконияти бештари мувофиқати синтаксисӣ шумораи маъноҳои луғавии умумиро, ки дар амсилаҳои мувофиқатӣ амалӣ мешаванд, кам мекунад, ва баръакс.

Натиҷаҳои таҳлили мувофиқатӣ инҷунин нишон медиҳанд, ки андозаи парадигматикии концептҳо бештар ба андозаи синтагматикий изоморф мебошанд. Дар баробари ин, муносибатҳои синтагматикий тасвири муфассали параметрҳои сараввал ҷудокардашударо ифода мекунанд.

Дар концепти “бойигарӣ” ба параметри “захираҳо” “иктидор” ҳамроҳ карда шуда, “объект” на танҳо ҳамчун обьекти соҳибӣ, балки ҳамчун обьекти дониш, баҳс, ҳоҳиши соҳиб шудан ва ғ. дарк карда мешавад. Ба ғайр аз ин, синтагматикаи номҳои концепти “бойигарӣ” ҳусусиятҳои нав илова мекунад: бойигарӣ аз нуқтаи назари мазмуну мундариҷаи он, “мавҷудияти” бойигарӣ, яъне ҷанбаъҳои динамикии он, параметрҳои лоқусии бойигарӣ.

Ҳаминро метавон ба синтагматикаи мавҳуми “қашшоқӣ” низ мансуб кард: мушаххасгардонии субъект ба таври “шахс - гурӯҳ - локатив”, дохил

кардани дараҷабандии зуҳуроти ҳолат, тафсили соҳаи қашшоқӣ ё он миқдоре, ки нисбат ба он камбағалӣ зуҳур ёфтааст.

Маводи ҷамъкардашудаи идиоматикӣ нишон дод, ки “бойигарӣ” дар ҳар ду забон ҳамчун ҳолати одам, ки дар мавҷудияти миқдори зиёди пул, тилло, дигар арзишҳои моддӣ зуҳур меёбад, нишон дода мешавад; дар чунин ҳолат зиндагӣ осон, хуш ва гуворо аст. Ҳамзамон, дар идиоматикаи тоҷикӣ ғояи фаровонӣ таъкид карда мешавад, дар ҳоле ки дар забони англисӣ роҳҳои ба даст овардани бойигарӣ, хусусиятҳои вазъи иҷтимоии одам вобаста ба бойигариаш, имконияти дар ин маврид ба иқтисодиёт, сиёsat ва ҳаёти ҷамъиятий таъсир расонидани ў хеле муфассал фразеологизатсия карда мешаванд.

“Қашшоқӣ” дар ҳар ду забон нисбат ба “бойигарӣ” васеътар фразеологизм шудааст. “Қашшоқӣ” ҳамчун ҳолате фаҳмида мешавад, ки дар миқдори хеле кам ё тамоман набудани пул, ҳӯрок, манзил, либос, манзили фақирона зоҳир мегардад. Ҳаёти қашшоқона – вазнин, ғамгин аст, вале дар забони англисӣ қайд мешавад, ки дар қашшоқӣ ба дунё омадан, инчунин ба он дучор шудан низ мумкин аст, аз ҷумла бидуни ҳоҳиши худ.

Концептуализатсияҳои паремиологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ як шабакаи мураккаби мухолифат ва муқаррарот ҳамдигаристиснондаро ташкил медиҳанд. Ба ғайр аз ин, “бойигарӣ-қашшоқӣ” дар паремиология хеле иртиботи мутақобила доранд. Ҳалқ дар онҳо умумиятҳои зиёдро мебинад.

Зарбулмасалҳои тоҷикию англисӣ дар мувофиқат умумияти зиёд доранд.

Омӯзиши концептҳои фарҳангӣ тасвияти асосҳои назариявӣ ва усулҳои ба вазифаҳои гузошташуда мувофиқро талаб мекунад.

Концепт гуфта мағҳуми бисёрченае фаҳмида мешавад, ки хусусиятҳои зеринро доро аст: хусусияти равонӣ, муносибат бо сохторҳои когнитивӣ, вазифаи ҷонишинӣ, мавҷудияти ном, татбиқ бо воҳидҳои гуногуни забонӣ, шаклҳои гуногуни ифода (намоиш), муайяни таъриҳӣ- фарҳангӣ, хусусияти арзишӣ.

Ҳамчун предмети тадқиқот интиҳоб шудани ду концепти мутақобилаи забонҳои на он қадар ба ҳам наздики лингвофарҳангии аврупой имконият дод, ки натиҷаҳои назариявии на танҳо барои забонҳо ва концептҳои додашуда мӯҳим ба даст оварда шаванд.

Тадқиқи минбаъдаи шакли доҳилӣ имкон дод, ки ин ғояҳоро бо роҳи мӯқобил гузоштани миқдори зиёди захира ба норасоии он, хусусияти шахсӣ ва ғайришахсии соҳиб будани объект ба ин захира, арзёбии мусбат объект мувофиқи захира ва арзёбии объекте, ки бо норасоии он тавсиф мешавад, васеъ гардонем.

Омӯзиши алоқаҳои дериватсионӣ ва парадигматикии номҳои консепт барои соҳтани фреймҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”, ки ҳамчун номҳои слоти онҳо андозаҳои зерин, ба монанди, субъект ва объекти соҳибият, арзёбӣ, муносибат ба меъёр, арзиш ва муносибати эҳсосотӣ замина гузошт. Андозаҳои ҷудокардашуда имконияти дар як асоси когнитивӣ тасвир кардани ин консептҳоро дар забонҳои гуногун ба миён оварданд.

Дар забони тоҷикӣ имконияти ифодаи ҳам лексикӣ ва ҳам лексикограмматикии муносибатҳои гуногун мавҷуд буда, дар забони англисӣ тобишҳои гуногуни маънӣ ба таври луғавӣ ифода мейбанд.

Сифатан тағиیر ёфтани мавҷудияти консептҳо бо зуҳуроти онҳо дар идиомаю паремияҳо алоқаманд аст. Дар фарқият аз консептҳои луғавигардондашуда, консептҳои тадқиқшаванд дар идиоматика ба пуррагӣ антропосентрикӣ мебошанд; дар ҳар ду забон миқдори нисбатан ками маъноҳои мубрам бо хушбурангии бойи шакли дохилии идиомаҳо пурра карда мешавад. Дар умум, муносибат ба бойигарӣ дар тафаккури англисӣ, мувофиқи нишондодҳои идиоматика, бештар амалӣ, заминӣ буда, асосан аз ҳуди одам, мақсаду субтокории ў вобаста аст, гарчанде дар роҳи ба даст овардани некӯаҳволии баланд роҳҳои ношоиста низ бисёранд.

“Қашшоқӣ” дар ҳар ду забон нисбат ба “бойигарӣ” бо миқдори зиёдтари идиомаҳо фразеологизонида мешавад. Он ҳамчун ҳолати одаме фахмида мешавад, ки дар миқдори хеле кам ё умуман набудани пул, ҳӯрок, манзил, сару либос зоҳир мегардад; ҳаёти камбағалона душвору ғамгин аст. Вале дар забони англисӣ қайд карда мешавад, ки бо қашшоқӣ мубориза бурдан мумкин аст.

Фарқияти муҳимми тасаввури консептҳои фразеологишуда амсиласозии маҷозӣ ва рамзии онҳо мебошад, дар мавриде, ки консептҳои луғавигардида аз фреймҳо ибтидо мегиранд. Маҷозҳои ҷудокардашуда ба маҷозҳои умунифарҳангии захира, фазо, ҳаракат муттаҳид шуда метавонанд, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам англисӣ барои консепти “бойигарӣ” мусбӣ ва барои консепти “қашшоқӣ” манғӣ ишора карда шаванд.

Рамзҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”, ки дар заминай маводи идиомаю паремияҳо ба чор гурӯҳ ҷудо карда шудаанд: одамон, пул, ҳӯрок, ашёҳо, ки ҳам хусусияти умунифарҳангӣ ва ҳам маҳсусро доро мебошанд.

Паремиологизатсияи консептҳо минтақаи гузариш аз мавҷудияти забонӣ ба матнро ифода мекунад. Маҳз барои ҳамин, паремияҳо бо муносибати дуранга ба бойигарӣ ва қашшоқӣ, консептуализатсияҳои доимии ҳатто дар доираи як консепт яқдигарро истиснокунанда фарқ мекунанд. Консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар паремиология ва, хусусан, дар паремиологияи англисӣ иртиботи мутақобилаи васеъ доранд.

Дар умум, тадқиқоти гузаронидашуда аҳаммияти назариявии масъалаҳои гузошташуда ва роҳҳои ҳалли онҳоро, ки дурнамои онҳо метавонад бо омӯзиши минбаъдаи диахронии ин концептҳо ва истифодаи онҳо дар нутқ алоқаманд бошад, нишон дод.

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳот:**

Дар заминаи таҳқиқонти анҷомпазируфта чунин тавсияҳои илмӣ бо мақсади такмили муқоисаи концептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ манзур карда мешавад:

1. Натиҷаҳои илмии таҳқиқотро метавон, дар самту соҳаҳои забоншиносӣ, забоншиносии муқоисавӣ, луғатнигорӣ, мавриди истифода қарор дод;
2. Маводи таҳқиқот ва натиҷаҳои онро дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” дар шакли лексия ва машғулиятҳои амалӣ ба роҳ мондан мумкин аст;
3. Нуқтаҳо ва натиҷаҳои диссертатсияро барои мураттаб соҳтани китобу дастур ва коркардҳои умумӣ оид ба таълими забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ истифода кардан мумкин аст;
4. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамчунин метавон ба донишҷуёни ихтисоси забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ва самту соҳаҳои дигар, маҳсусан, тарҷумашиносӣ дар факултетҳои филологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятҳоро ба роҳ монд;
5. Натиҷаҳои таҳқиқ метавонад дар таҳия ва тартиб додани китобҳои лексикология ва грамматикаи забонҳои англисию тоҷикӣ инҷунин, дар таҳияи фарҳангу луғатномаҳо ёрӣ расонад;
6. Маводи диссертатсияи мазкур барои равшан намудани баъзе масъалаҳои вобаста ба қалимасозии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мусоидат менамояд;
7. Аз натиҷаи таҳқиқот муҳаққиқон, метавонанд барои навиштани таҳқиқоти муқоисавӣ, маҳсусан, дар мавзуи қалимасозии маънои, сарфию наҳвӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ истифода баранд.

# **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТИЯ:**

## **I. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии эътирофшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [1-М] Холматова X.A., Роҷеъ ба забоншиносии фарҳангӣ ҳамчун заминай назариявии таҳлили консепсия /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. 2021. № 1. – С. 66-70
- [2-М] Холматова X.A. About of the concept “wealth” and “poverty” in the paremyological picture of the world /Х.А.Холматова/ Scientific journal “Research and education” (ISSN: 2181-3191) Vol.1 No.8 (2022), Tashkent
- [3-М] Холматова X.A., Роҷеъ ба муқоисаи ибораҳои рехтаи консепти “боигарӣ-қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шумораи №3 (104) соли 2023 барои чоп супорида шуд.
- [4-М] Холматова X.A. Роҷеъ ба мағҳуми консепт дар забоншиносӣ (таърихи инкишоф, сохтор, таснифот) /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи давлатии Boxtar ба номи Носири Ҳусрав дар шумораи №1-1(107) 2023 ба чоп супорида шуд.
- [5-М] Раджабова М.М., Холматова X.A., Этимологический анализ концепта “*wealth/богатство*” в английском и таджикском языков (на тадж.языке) /Х.А.Холматова/ Вестник Таджикского национального университета-серия филологических наук №7 стр. 83-89, 2023.

## **II. Мақолаҳо дар дигар маҷаллаю маҷмӯаҳо:**

- [6-М] Холматова X.A. О паремиологии концепта «богатство» и «бедность» в таджикском, русском и английском языках /Х.А.Холматова // IV International Scientific and Practical Conference Current issues and prospects for the development of scientific research held on December 7-8 2021 in Orleans, France
- [7-М] Холматова X.A. Фразеологические единицы таджикского языка как объект лингвистического исследования /Х.А.Холматова// Scientific collection «Interconf» № 2 (38) 16-18.12.2020 Маводи конференсияи илмӣ дар Таллин. Эстония
- [8-М] Холматова X.A. Семантический анализ фразеологических единиц антропоцентрической направленности русского, английского и таджикского языков /Х.А.Холматова// Scientific collection «Interconf» №3 (39) 26-28.12.2020, Маводи конференсияи илмӣ дар Манчестер. Британияи Кабир
- [9-М] Холматова X.A. Мағҳуми “Консепт” дар забоншиносии когнитивӣ ва забоншиносии фарҳангӣ /Х.А.Холматова// Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муоширати байнифарҳангӣ дар маводи ҷумҳурияйӣ бахшида ба 90-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 50-солагии таъсисёбии кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ. Душанбе-2021

- [10-М] Холматова X.A. Мушкилоти тарҷума ҳангоми тафаҳҳуми матн /X.A.Холматова// Масоили мубрами забоншиносии типологӣ, германӣ, ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ. №10 (2020) Хуҷанд-2020
- [11-М] Холматова X.A. Отражение концепта “богатство” и “бедность” /X.A.Холматова// Международная научная конференция “Актуальные научные исследования в современном мире” (26-27 февраля 2022 г.) г.Перяслав, Украина
- [12-М] Холматова X.A. Концепти фразеологӣ: моҳият ва соҳтор (дар асоси забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) /X.A.Холматова// “Масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ”, маводи конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳурияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 16-уми Шуори Олии ҶТ, 25-солагии ба имзо расидани созишишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, 90-солагии МДТ “ДДҲ ба номи академик Бобоҷон Гафуров”, 65-солагии факултети забонҳои хориҷӣ, иҷроиши “Барномаи рушди забони давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҶТ барои давраи то соли 2030” №14 (2022)
- [13-М] Холматова X.A. Роҷеъ ба муносибати ҳалқҳои Амрико ва Тоҷик оид ба қашшоқӣ (дар мисоли зарбумасалҳо, мақолҳо, фразеологизмҳо ва афоризмҳо) /X.A.Холматова/ Инсони комил ва олими забардаст (Маҷмӯи мақолоти илмӣ ва меҳрномаҳо бахшида ба 75-солагии дотсенти кафедраи забони олмонӣ ва забони хориҷии дуюм Шарипов А.Ш.) 2023.– С. 206-209

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН**  
**ГОУ “ХУДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ БОБОДЖОНА ГАФУРОВА”**

*На правах рукописи*

ТДУ 809.155.0+802.0  
ТКБ 81.2 Точ + 81.2 Анг.  
Д-14

**Холматова Хуршеда Айюбджановна**

**ОТРОЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» - «БЕДНОСТЬ» В  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО И  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ**

**Автореферат диссертации**

на соискание учёной степени доктора философии (PhD) - доктора по  
специальности 6D021300-Языкознание (6D021302-Сравнительно-  
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание)

**ХУДЖАНД – 2023**

Диссертация выполнена на кафедре теории и практики английского языка, факультет иностранных языков ГОУ «Худжанский государственный Университет имени академика Бободжона Гафурова».

**Научный руководитель:** **Раджабова Мавлуда Мамаджановна** –  
кандидат филологических наук, доцент  
кафедры теория и практики английского языка,  
факультета иностранных языков

**Официальные оппоненты:** **Хамидов Дилмурод Раджабович** –  
доктор филологических наук, профессор  
кафедры истории языка и типологии  
филологического факультета Национального  
университета Таджикистана  
**Камолова Гулрухсор Рустамовна** –  
кандидат филологических наук, старший  
преподаватель кафедры языков Технического  
университета Таджикистана имени академика  
М.С.Осими

**Ведущая организация:** Таджикский международный университет  
иностранных языков имени Сотима Улугзода

Защита диссертации состоится «18» декабря 2023 года в 13:00 часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-068 при Таджикском педагогическом государственном университете имени Садриддина Айни, адрес: 734003 Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 121 в здании №11, 3 этаже, в зале заседаний Учёного совета факультета восточных и иностранных языков.

Ознакомиться с содержанием диссертации можно на сайте [www.tgpu.tj](http://www.tgpu.tj) и в научной библиотеке педагогического государственного университета имени Садриддина Айни, адрес: 734003 Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 121.

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года.  
**Учёный секретарь**  
**диссертационного совета,**  
**кандидат филологических наук** **Каримова Д.Н.**

## ВВЕДЕНИЕ

Когнитивная лингвистика является наиболее быстро развивающимся направлением лингвистики и в основном определяет образ лингвистической науки современного мира. В то же время это относительно новое, современное направление, в котором много спорных моментов, как в теоретических вопросах, так и в исследовательской практике и методах исследования. Это определяет необходимость работ, раскрывающих теоретико-методологические основы когнитивной науки на основе опыта практического лингвистического описания языка.

Когнитивная лингвистика изучает язык в его когнитивной функции, в которой относится к решающей роли промежуточных структур данных в наших отношениях с миром. В этом случае мы можем говорить о существовании когнитивной науки, которая, по мнению С.Кубрякова является междисциплинарным и является термином для ряда наук [43;11].

Когнитивная лингвистика является одним из направлений междисциплинарной когнитивной науки. Этапами становления когнитивной лингвистики в России были направления - классический американский когнитивизм и российские исследования, которые имеют дифференциальные развития и различные терминологические использования, но категории, найденные в результате этих исследований, во многом не идентичные. Это хорошо показано в работах Е. В. Рахилиной, которая попыталась соотнести терминологию американских когнитивных лингвистов и Московской семантической школы [61; 274].

Изучение сознания является общей темой когнитивной науки и когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия нескольких источников.

Когнитивная наука заимствует из теории информации понятия информационных структур, таких как обработка и хранение данных в памяти, извлечение необходимых данных, экспрессия данных в сознании человека и лингвистические формы. Он пытается ответить на вопросы о том, как устроено человеческое сознание? Как человек воспринимает мир? Какая информация о мире становится знанием? Как возникают ментальные пространства?

Проанализировав большое количество научных работ, мы выяснили, что когнитивная лингвистика является одной из наиболее интересных и спорных отраслей лингвистики, изучающей психические процессы и их языковое отражение в повседневной жизни людей. Эта наука уделяет первостепенное внимание языку как коммуникативной единице, которая отличается не только с точки зрения народов и культур, но и от одного человека к другому.

У каждого человека есть своя коммуникативная цель и свои языковые прагматические особенности, которые отражают его картину мира, возникающую в процессе синтеза всего окружающего в его сознании.

Наша исследовательская работа посвящена анализу одного из аспектов исследования в когнитивной лингвистике - концепта, а именно концепта «**богатство**»-«**бедность**» в английском и таджикском языках.

**Актуальность темы исследования.** Данная диссертация связана с недостаточным изучением семантического поля концепта “богатство” и “бедность”, изучением основной универсальной концептосферы современного языка с целью анализа и определения семантики этого понятия на национальном уровне в различных культурах таджикской и английской лингвистики. Понятие “богатство” и “бедность” неоднократно становилось предметом научных лингвистических исследований. Понятие “богатство” - “бедность” относится к уровню жизни человека и определяет отношение людей в обществе, в котором мы живем.

Но, несмотря на большое внимание к теме, она ещё больше открывает новые грани, возникают вопросы, связанные с меняющимися тенденциями, оценкой человеческого мира. Понятие “богатство” и “бедность” в башкирском, китайском и английском языках рассматривается сравнительным образом, в нем анализируются отдельные лингвистические аспекты, изучаются этические аспекты языка, но на таджикском языке это исследование впервые исследуется по сравнению с английским.

В таджикской лингвистике исследования в области когнитивной лингвистики начались в начале XXI века. Для нас известны научные исследования О.Касымова о лингвокультуре на тему “Словарь Шахнаме” Абулкосима Фирдауси, в которой представлены словарные единицы, обозначающие животных и растения, в “Шахнаме”(2011), Х.Х.Мирзоева на тему “Лексико-семантическое поле “horse/asp” на английском и таджикском языках”(2014), С.С.Рахими “Концепт “предательство” на русском и таджикском языках” (2016), М. М. Имомзода “Национальный характер языковой объективизации понятия “семья” в словарно-фразеологической и паремиологической системах таджикского и китайского языков” (2017), Д.Азиззода “Концепт “любовь” в фразеологических единицах таджикского и английского языков”.

До сих пор по изучению концепта был проведен ряд кандидатских и докторских диссертаций, таких как “Универсализм и этноспецифизм в языковой презентации макроконцепта “судьба” (на примере таджикского, арабского и шугнани-светского языков) М.Б.Давлатмирова (2019), “Семантическое поле концепта “красота” в таджикском и английском

языках” Н.К.Бойматова (2020), “Пространство как категория концептуализации языковой картины мира на основе материалов русского, польского и таджикского языков” Н.И.Каримова (2020) и многие другие.

**Степень изученности научной темы.** Теоретическая основа исследования составляет ряд принципов и положений когнитивной и лингвистической семантики, в том числе: изучение языковых аспектов понятия “богатство” и “бедность”. В связи с этим научными работами российских ученых, таких как Н.Д. Арутюнова, А.Вежбитская, Р.Якобсон, С.Д.Воркачев, В.И.Карасик, В.Д.Гак, И.С.Кубрякова, А.А.Уфимцева, В.Колшанская, а также работы по языковым образам мира и вопросам глобальной категоризации (классификации) Б.А.Серебренников, Ю.С.Степанов, В.И.Постовалова, В.Н. Телия, И.С.Яковлева и другие, стоит отметить на таджикском языке Д.Искандарова, О.Косимова, Х.Мирзоева, Д.Азиззода, С.Рахими, З.Д.Мирзоева, М.М. Имомзода и других. Исследования Ю.С.Степанов “Константы: русской культуры”, опубликованная в 1997 году, играет важную роль в развитии и исследовании когнитивной лингвистики.

Исследователи З.Д. Попова и И.А. Стернин отметили, что “на сегодняшний день по концепциям написаны сотни статей” [58;11], в то же время круг исследуемых концепций постоянно расширяется. Лингвисты исследуют культурные и эмоциональные концепции, которые отражают различные области человеческой деятельности и отношений, такие как аспекты человеческого поведения, состояния мудрости, обрабатывающие его рациональность. Исследователи интересуются понятиями духовных усилий человека, позитивными аспектами человека – счастьем, добром и изучают конкретные концепции в меньшей степени.

В последнее время появились работы, авторы которых пытаются понять содержание концепта на иностранных языках.

При этом концепт в современной науке еще не получило адекватного понимания и вполне адекватного объяснения метафизики. Его соотношение с понятием, когнитивными структурами и другими основами категорий, языковых форм воплощения концепта понимается по-разному.

Не установлены устойчивые методы концептуального анализа, не решены вопросы взаимосвязи структурно - семантических и когнитивных процессов, диахронических и синхронных аспектов, наличия языковых и речевых понятий, их сравнительного изучения в рамках одного или нескольких терминов различных этноязыков.

Значимость вышеназванных пунктов объясняет теоретико - лингвистическую значимость изучения концепта культуры и ее перспективы

в формировании когнитивно-лингвистической ориентации антропоцентрической парадигмы.

Одной из областей концептосферы таджикского языка, которая претерпела эти изменения, являются понятия “богатство” и “бедность”. Эти понятия в последнее время занимают важное место в таджикской лингвистической науке, и интерес лингвистов к ней растет.

Исследователи Е.В.Бабаева, А.Н.Трибуханчик, П.А.Ефендиева рассматривает культурно - языковые особенности отношения к собственности, фразеологические единицы в смысле “финансовое положение человека”, понятия “богатство и бедность человека” по материалам таджикского и английского языков. В то же время понятия “богатство” и “бедность” не были отражены как языковые, когнитивные и культурные феномены, взаимное общение богатства и бедности в одном языкоznании по сравнению с другим языкоznанием не изучалось. Изучение общности и характера мыслей о богатстве и бедности важно для национальной мысли, так как эти понятия представляют собой чувствительную социальную сферу концептосферы на данном этапе развития русского общества.

**Связь исследования с программами (проектами) или научными темами.** Рассматриваемые вопросы исследования тесно связаны с образовательными программами высших учебных заведений и научной тематикой.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Цели и задачи исследования.** Определение структур и объем работы, которая состоит из содержания, трех глав, заключения, перечень источников языковых материалов, справочника и приложений.

В первой главе рассматриваются “**Теоретические основы исследования концепта**” лингвистический аспект взаимосвязи языка и культуры, дифференциальные пути определения понятия, сущность картины мира, формирование и развитие современной таджикской когнитивной лингвистики.

Глава вторая получила название “**Концепты «богатство» и «бедность» в лексической системе таджикского и английского языков**” и исследуется внутренняя форма концепта, производные и парадигматические измерения концепта “богатство” и “бедность”, динамику изучаемых понятий в таджикском языке XX века, когнитивные структуры, из которых происходят эти понятия.

“**Фразеологизация концептов «богатство» и «бедность» в таджикском и английском языках**”- третья глава работы, исследуется соответствие названий понятий в лингвистическом аспекте, идиомах как обладателей

изучаемых понятий, паремиологии концепта “богатство” и “бедность” в таджикском и английском языках, когнитивных структурах, на которых основываются фразеологические понятия.

**Методы исследования.** При написании данной диссертации основными методами, которые мы использовали при изучении концептов “богатство” -“бедность”, в таджикском языке и сопоставлении его с английским языком, являются аналитический, описательный, сравнительный и статистический методы исследования. Эмпирические материалы исследования были составлены заимствование из лексикографических источников: интерпретирующих, этимологических, синонимических, антонимических, идеографических, фразеологических культур, культуры соответствия таджикского и английского языков, а также пословиц и пословиц таджикского и английского народов. Объем исследуемого материала включает 3700 единиц таджикского языка и 2815 единиц английского языка.

**Объект исследования.** Объектами данной диссертации являются концепт “богатство” и “бедность”.

**Тема исследования.** Лингвистический аспект составляет общие и характерные черты понятий “богатство” и “бедность” в таджикском и английском языках.

**Теоретические основы и методология исследования.** Методологическая основа исследования труды известных зарубежных и отечественных лингвистов, в том числе Н.Ф. Алиференко, С.А.Аскольдов, С.С.Алексеев, А.Н.Баранова, А.Н.Бабушкин, А.Вежбицкая, С.Г.Воркачев, В.С. Воробьев, В.З.Демьянков, М.Джонсон, Д.О.Добровольский, В.С.Колесов, Е.С.Кубрякова, Дж. Лакофф, Д.С.Лихачев, В.А.Маслова М.Минский, З.Д.Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н.Телия, Н. Маъсумӣ, И.Хасанов, Х. Маджидов, Б. Камалиддинов, М.Косимова, Д. Таджиев С. Джаматов, Х. Сайдзода (Сайдов Х.), С.Рахматуллоzода, Н. Гадоев, Ф.Турсунов, З. А. Мухтаров. Нозимов, П. Джамшедов, А. Мирбабоев, О. Косимов, и несколько других, в которых были переработаны различные аспекты лингвистики, когнитивной лингвистики, теории понятий и когнитивного анализа.

Лингвокультурология и когнитивная лингвистика рассматриваются как теоретические основы для анализа концепции. Концепт остается своего рода мостом, который связывает лингвокультурные-когнитивные отношения в рамках антропоцентрической парадигмы.

При анализе языковой меры понятия комплексно применялись различные методы исследования, такие как диахронический и синхронный

методы, структурно-семантический и когнитивный анализ. В диссертации также используются общепринятые методы наблюдения, интерпретации и моделирование.

**Научная новизна исследования** состоит из:

- интегративно-интерпретативный метод изучения понятий "богатство" и "бедность", в том числе их этимологических, структурно-семантических и когнитивных компонентов;
- адаптация методов экстраполяции словарного и фразеологического существования понятий в таджикском и английском языках;
- расположение когнитивных структур, которые составляют основу этих понятий;
- двустороннее сравнение и характеристика понятий, которые включают в себя возможность выявления их лингвистических особенностей на языковом и когнитивном уровнях;

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Концепты "богатство" и "бедность" в таджикском и английском языках имеют универсальные и особые характеристики. Универсальные характеристики составляют ядерный слой концептов и в основном носят когнитивный характер, в то время как особые характеристики составляют периферийные слои концептов и связаны с культурными и языковыми характеристиками.
2. Метаязык, с помощью которого интерпретируются концепты "богатство" и "бедность", включает компоненты "резерв", "стандарт", "субъект" и "объект владения", "оценка", "лингвистическая классификация". Эти компоненты, во-первых, устанавливают единую форму лингвистических характеристик концептов, во-вторых, выражают когнитивную инвариантность антонимических понятий, которые не имеют названия в языке, но имеют высокое эпистемологическое значение.
3. Исследуемые концепты чувствительны к изменениям социальной среды, экономической структуры и нравственных отношений общества, но при всем этом сохраняют свою внутреннюю целостность и определяют семантику языковых знаков, в которых они воплощены.
4. Лексикализация концептов раскрывает их концептуальные проявления, охватывает ядерный слой и имеет характеристики, как антропоцентрические, так и неантропоцентрические. Фразеологизация концептов наряду с концептуальными явлениями выражает образные (гибкие), образные и символические проявления, охватывает как ядерные, так и периферийные слои понятия и показывает антропоцентрический характер.

5. Когнитивно-метафорическая реконструкция фразеологизации концептов позволяет объединить возникающие модели с общекультурными метафорами ресурса, пространства, движения, которые обозначены как положительные для концепта “богатства” и отрицательные для концепта “бедности”. В целом, когнитивная основа перечисленных понятий имеет универсальные характеристики в английской и таджикской культурах, а лингвистические характеристики проявляются в основном в метафорическом контексте идиом и символическом концепте “богатство” и “бедность”.

6. Паремиологизация концептов является областью перехода от языкового к контекстному (индивидуальному) существованию. Паремии показывают отношение носителей таджикского и английского языков к богатству и бедности, для них характерны взаимоисключающие концептуализации в рамках одной концепции.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что в диссертации изложены представления о концепте как о многомерном ресурсе и описаны различные области его доступа через язык на примере культурных понятий, показана эпистемологическая эффективность сравнительных исследований понятий в рамках одного и того же лингвистического и языкового пространства.

**Практическая значимость исследования** заключается в возможности использования его результатов в лексикографическом эксперименте. Из материалов исследования могут использовать переводчики, культурологи, социологи, учителя таджикского и английского языков.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность результатов диссертации заключается в том, что концепты “богатство”-“бедность” в таджикском языке и его сравнение с английским выражается в полной и ясной форме с помощью фразеологизмов, литых выражений, кратких и отдельных пословиц и шаблонов, путем сравнения их структурно-смысловых особенностей.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Тема и содержание диссертации посвящены сравнительному исследованию концепта “богатство”-“бедность” в английском и таджикском языках, которые по типологическому признаку носят как противоположную, так и иной характер. Тема исследования диссертации соответствует научной специальности 6D021300 – Языкознание (10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание).

**Личный вклад соискателя** проявляется в том, что данная тема в первую очередь подвергается научному исследованию в сравнительно – исторической, типологической и сравнительной лингвистике. Также

выявлены анализ концептов “богатство”-“бедность” в таджикском языке и его сравнение с английским языком.

**Апробация и внедрение результатов диссертации.** Содержание диссертации обсуждалось в отчётах, статьях и докладах на ежегодных научно-теоретических конференциях профессорско-преподавательского состава ГОУ “Худжанского государственного Университета имени Бободжона Гафурова”, других региональных и республиканских конференциях. Данная диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании кафедры теории и практики английского языка факультета иностранных языков ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова” (протокол №9 от 10 апреля 2023 года) и Учёном совете факультета иностранных языков ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова” (протокол № 10/1 от 16.05.2023).

**Публикации по теме диссертации.** Основные результаты исследования опубликованы в 13 научных статьях, в том числе 5 статьи в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Во введении** обосновывается актуальность темы, научная новизна, степень её изученности, определяются цель и задачи диссертации, теоретическая и практическая значимость исследования и объект исследования.

Первая глава диссертации называется—“**Теоретические основы исследования концепта**” и состоит из пяти разделов:

В первом разделе “**Современная когнитивная лингвистика как наука**” речь идет о концепции когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика занимает стабильное место в парадигме современных языковых концепций мира. Именно его быстрое появление и развитие на современном этапе является характерной чертой лингвистики начала нового века.

По мнению ученых В.З. Демьянков и Е.С. Кубрякова изучает когнитивную лингвистику как когнитивный механизм, который играет роль кодирования и модификации информации [25; 31].

Ученые уже проделали большую работу по формированию когнитивных методов изучения языка, объяснив многие из когнитивных категорий понятия лингвистическими терминами и разработав лингвистические методы и лингвистический анализ.

Понятия, возникающие в сознании людей, возникают не только в смысле словарей, взятых из словарей, но и на основе индивидуального, национального, культурно-исторического опыта, чем богаче опыт, тем шире круг понятий, он отражается во всех аспектах понятия. Они состоят из материала эмоций, внимания и неприязни, а иногда и конфронтации. Когнитивная лингвистика – это форма лингвистики, которая должна отличаться от обобщающей грамматики и многих форм лингвистических исследований в области искусственного интеллекта. Он более конкретен, чем когнитивная психология, поскольку фокусируется на естественном языке как на средстве формирования, обработки и передачи этой информации. Современная когнитивная лингвистика – одна из многих наук, изучающих общий предмет понимание явлений с помощью своих специфических методов.

Во втором разделе “**Лингвокультурный аспект взаимосвязи языка и культуры**” – это междисциплинарная область обучения, которая исследует связь между языком, культурой и концептуализацией. Первоначально эта область возникла из интереса к интеграции когнитивной лингвистики и существующих традиций в лингвистической антропологии, а также в лингвистике, этносемантике и этнографии речи.

Лингвокультурология – это междисциплинарная область исследований, которая исследует связь между языком, культурой и концептуализацией. Первоначально эта область выросла из интереса к интеграции когнитивной лингвистики и традиций, присутствующих в лингвистической антропологии, а также лингвистики, этносемантике и этнографии говорения.

В последнее десятилетие лингвокультурология также нашла сильные точки соприкосновения с когнитивной антропологией, поскольку оба исследуют культурные модели, связанные с использованием языка. Лингвокультурология характеризуется многими особенностями человеческих языков, коренится в культурных концептуализациях, включая культурные модели.

Пословицы и афоризмы, которые широко используются в общении и, таким образом, формируют ценные отношения носителей соответствующей культуры, имеют большое значение для анализа языковых и культурных особенностей.

В третьем разделе “**Дифференциальные подходы к определению концепта**” одним из наиболее спорных вопросов когнитивной лингвистики является вопрос метода изучения и объяснения концептов.

В современной лингвистике рассматриваются многие методы исследования концептов, такие как: концептуальное исследование, историческое и сравнительное исследование, определение интерпретации, компонентный (компонентный) анализ, стилистическая интерпретация, распределительный анализ, текстовый анализ, когнитивная интерпретация результатов представления семантики языковых средств, проверка полученного когнитивного описания с владельцами языка и т. д.

В рамках этого подхода А. Качмар предлагает следующие способы описания концепта:

- определение ключевого слова, представляющего концепт в языке, основные лингвистические представления концепта («имя» данного концепта);
- построение и анализ семанты ключевого слова, вербализующей концепт в языке (анализ толкований словарей в словарях различных типов);
- анализ лексической сочетаемости ключевого слова для выделения важных признаков релевантного концепта;
- изучение полисемии слова в процессе развития;
- анализ последовательности новых значений слова, позволяющей установить определяющие признаки исследуемого концепта;
- построение лексико-идиоматического поля ключевого слова;
- анализ синонимов и антонимов ключевого слова;
- построение и изучение деривационного поля ключевого слова;
- лексико-грамматическое построение поля ключевого слова;
- применение экспериментальных методик (эта методика заимствована у психолингвистов, для которых экспериментальные методы имеют решающее значение);
- анализ пословиц и афоризмов, в том числе ключевого слова или оценки данного концепта, даже если концепт не имеет собственного названия (эта методика наглядно показывает народное понимание того или иного явления);
- анализ верbalного, разговорного употребления;
- описание понятия как совокупности признаков, необходимых и достаточных для его включения в некоторый логически обоснованный класс.

В четвертом разделе “**О сущности картины мира**” понятие «мировоззрение» широко разработано в трудах Г. В. Колшанского, Ю. Н. Кацурова, Г. А. Брутян, Н. И. Сукаленко и др.

Изучение языковой картины мира является одним из приоритетных направлений современной лингвистики. Эта проблема совмещает в себе

разные направления. За последние два десятилетия этнолингвистические исследования приобрели значительную популярность.

Один язык и социально-исторический опыт среди членов определенного общества формируют однородную языковую картину мира, что позволяет говорить о каком-то общем тексте и культурном дискурсе. Именно языковая картина мира определяет коммуникативное поведение. Национальный когнитивный ландшафт мира, выраженный языком, влияет на мышление, ценности и правила поведения членов общества.

В пятом разделе **“Формирование зарубежной и отечественной когнитивной лингвистики”** когнитивная лингвистика как научная сфера изучается в работах американских лингвистов. Когнитивная наука-это новый этап изучения сложных связей между языком и мышлением, роли человека в языке и роли языка для человека.

Когнитивная наука происходит от английской когнитивной науки и также называется когнитивной наукой. Предмет его изучения состоит из структуры и деятельности человеческого знания.

Местом становления и развития когнитивной лингвистики традиционно являются США, и её эволюция связана с именами Г. Лакоффа, Р. Лангакера, Р. Джекендоффа, М. Джонсона, Дж. Миллера, Ф. Джонсон-Лэрда, И. Свитера и других учёных. История развития когнитивной науки за рубежом подробно описана отечественными исследователями.

Концепт выступает в качестве первой основы для отражения определенного комплекса языковых средств, которые с понятием находятся в репрезентативном подходе (вербализация, объектизация). На сегодняшний день многочисленные вопросы в области когнитивной лингвистики изучаются в направлении разработки различных концептов: **судьба, нон/хлеб, счастье, богатство, сердце, ложь, измена, еда** и др., основанный на материале таджикского, русского, китайского, французского и других языков в сравнительном плане.

Вторая глава под названием **“Концепты «богатство» и «бедность» в лексической системе таджикского и английского языков”** состоит из трёх разделов.

В первом разделе второй главы **“Внутренняя форма концептов «богатство» и «бедность»”** рассмотрен лексико-семантический анализ концептов в таджикском и английском языках.

Основа таджикской лексемы **бойигарӣ** является производной и членимой, выделяя в своем составе корневую морфему **бой-** и

суффиксальную **-игар(ӣ)**. Основа лексемы **қашшоқӣ**-также членится на корень **қашшоқ-** и суффикс **-ӣ**. Таким образом, с точки зрения морфемного состава, лексемы, номинирующие границы исследуемой когнитивной области, имеют симметричное строение: корень + суффикс абстрактного существительного **- гар(ӣ)** и **-ӣ**, которые синонимичны.

Семантическая структура древнеиндийского слова богатство «достояние, счастье, доля; наделяющий, господин», а также ряд примеров из других индоевропейских языков, приводимых М. Фасмером (Фасмер 1964, 182), позволяют выделить следующие концептуальные составляющие на уровне этимона:

**1. достояние, состояние; 2. удача, счастье; 3. господин, высшая сила, Бог.**

Имя английского концепта *richness* производное, как и таджикское «бойигарӣ», и представляет собой дериват от прилагательного *rich* при помощи суффикса абстрактного существительного *-ness*. В свою очередь, *rich* является общегерманским корнем: по данным различных словарей, этот корень существовал в готском - *reiks*, древнефризском - *rike*, древнесаксонском - *rike*, древневерхненемецком - *riche* (ср.: в современном немецком - *riche*, голландском - *rijk*) (CODEE, NMED, Иванова, Чахоян, Беляева). В английском языке имя концепта встречается в древнеанглийском в форме *rice*, в среднеанглийском - *riche*. В обоих периодах имеет место омонимия прилагательных *rice*, *riche* со значениями 'богатый', 'обильный, изобильный' и существительных со значениями 'правление', 'владычество, господство, власть', 'королевство, королевская власть'.

Английский концепт «бедность» также опирается на два имени — *poorness* и *poverty*. Первое из них представляет собой абстрактное существительное, образованное от прилагательного *poor* при помощи суффикса абстрактного существительного *-ness*. Прилагательное *poor* восходит к старофранцузскому *roiege*, *roi(e)ge*, *rogé*, которые в свою очередь, - к *raiper* — бедный, неимущий, скучный.

Второй подраздел второй главы посвящён “**Обозначение концепта «богатство»- «бедность» в этимологических словарях английского и таджикского языков**”.

Этимологический анализ прослеживает историю конкретного слова, но также помогает восстановить соответствующую языковую картину мира, которая формируется в процессе когнитивной обработки информации о мире и помогает определить особенности познания реальности владельцем языка [9;52].

В интерпретирующей культуре таджикского языка само слово “богатство-байигарӣ” происходит от персидского языка и имеет следующие значения:

- ❖ *маҷмуи чизҳои қиматдошта* (*хоҳ молу хоҳ қанданиҳои фоиданок*);
- ❖ *сарват, дорой, давлат;*
- ❖ *байигарихои зеризаминиӣ, байигарихои табииӣ;* [12;230].

Семантический анализ понятия "Wealth" в современном смысле близок к древнему понятию.

В процессе эволюции понятие “*wel-to will, to wish*” превращается в “*wela-weal, welfare, well-being*” и отражает благополучие и счастье. Основное словарное значение *wealth-* “*wele-well - being*” -богатство, насыщенность, счастье.

Концепт “бедность-қашшоқӣ” в таджикском языке отражено в следующих словах:

*камбагал, камбагалиӣ, камбагалона, камбагалишавӣ, камбагалбача, камбагалзода, камбагалнишин, камбагалпарвар, факир, факр, факирӣ, қашшоқ, қашшоқӣ, қашшоқбача, қашшоқзода, камбизоат, камбизоатӣ, нодор, нодошт, нодоштӣ, бенаво, бенавоӣ, мискин, мискиниӣ, бечора, бечорагӣ, бедавлат.*

Семантический анализ характеристик ключевого слова “*қашшоқ(ӣ)*” в английском языке показывает, что на этом языке понятие выражается через словемы *poverty, poor* и встроенные словообразовательные *poorly, poorness*.

В третьем подразделе второй главы “Метафорическое измерение концепта “богатство” и “бедность” в английском и таджикском языках” исследуется использование фразеологизмов данного концепта в таджикском и английском языках.

Ученые активно изучают образ мира и его формирующих его единиц – концептов, а также их языковые средства репрезентативно – фразеологизмов, паремий, этнонимов, стереотипов, символов и метафор. В рамках этого параграфа метафора привлекает к себе особое внимание.

В лингвистике наиболее распространенным и обобщенным определением метафоры является:

“Метафора (метафорическая последовательность)–это сравнение одного явления с другим на основе семантической близости свойств, действий, обстоятельств этих явлений, характеризующих, в результате чего слова (предложения, фразы), установленные для представления значения одного реального объекта (обстоятельств), используются для обозначения

других объектов (ситуаций), которые могут быть сопоставлены с ними на основе условного сходства предикативных признаков” [23, С. 11-26].

Мисоли назарраси амсилаи маҷозӣ лексемаи мебошад. Баъди камтар аз сад соли ба забон дохил шудан ин воҳид аллакай маънои маҷозӣ пайдо намуд [50;35]. Консепти ба сифати соҳаи гузараш аломати фарқунандай когнитивии худро медиҳад: “ба миқдори зиёд доштани чизе, ягон сифате”, масалан:

Ярким примером образной модели является богатая лексема **бой|rich**. Менее чем через сто лет после вступления в язык эта единица уже приобрела метафорическое значение [50;35]. Концепт **бой/rich** дает своей когнитивной отличительной чертой в качестве области перехода: “иметь что-то в большом количестве, любое качество”, например:

<i>Английская лингвокультура</i>	<i>Таджикская лингвокультура</i>
<i>Rich in natural resources</i>	<i>Бойигарии зеризамини</i>
<i>Enriched vocabulary</i>	<i>Лугати бой ва ғанӣ доштан</i>

В фразеологизмах, которые делают материальное богатство реальным, большие деньги выражаются через следующие образы:

<i>Английская лингвокультура</i>	<i>Таджикская лингвокультура</i>
<i>In funds\be in the money\in the chips\in cash\ money\ money bags\roll in money\ float in</i>	<i>Пулдор будан\халтаи пул, дар даруни пул будан</i>

Далее рассмотрим аналогично английские лексемы *rich*, *richness* и *riches*. Заметим, что лексема *richness* дана в словарной статье *rich*; никаких других значений не отмечено, следовательно, *richness* является транспозиционным образованием от *rich*. Лексема *richness* так же, как и в словаре Longman, дана в словарной статье *rich* со значением 'quality or state of being rich (but not in sense of 1 above). Имена английского концепта *poverty* представлены в словарях следующим образом.

Лексема *poorness* в словарях Longman и Hornby представлена как моносемант:

*Poorness – lack of some desirable quality or element (Hornby).*

*Poorness - lowness(of quality);lack of desired quality (Longman).*

Оба источника указывают на книжную окраску данной лексемы: *note that poverty is usual for being poor (Hornby); rather formal (Longman)*.

Описывает лексему *poorness* как многозначную: **1. бедность, недостаточность 2. скучность, бедность 3. неудовлетворительность.**

Исследование парадигматических отношений в структуре данных концептов целесообразно начать с описания антонимии, поскольку сама оппозиция «богатый - бедный» с точки зрения логики представляет собой

противоположность. Кроме того, в данном противопоставлении оказываются тесно связанными другие аспекты, рассматриваемые в настоящем параграфе, а именно словообразование и синонимия.

Самые большие группы синонимов имеют антонимические пары значений знака: *бой-камбагал*: *бой-гадо*, *бой-қашишоқ*, *бой-бенаво*, *доро-нодор*, *сарватманд-фақир*, *пулдор (серпул)- камбагал (бечора) ва ҳамчунин дорон маънои абстракции аломат*: *бойигарӣ- камбагалӣ, шукуҳ-бенавоӣ, бойигарӣ-фақирӣ, бойигарӣ- бенавоӣ, серию турӣ- камӣ*.

Третья глава называется “Фразеологизация концептов «богатство» и «бедность» в таджикском и английском языках” и состоит из пяти разделов.

В первом подразделе третьей главы говорится о “Анализ сочетаемости имён исследуемых концептов в лингвокультурном аспекте”. Фразеология также занимает определенное место в лексическом составе языка, что во многом подчеркивает историческое состояние и развитие языка.

В таджикской фразеологии были опубликованы труды А.Мирзоев, Д.Т. Таджиев, Ш.Ниязи, Н.Маъсуми, С.С.Хушенова. В творчестве Ю.А. Рубинчик обобщены “Основы фразеологии персидского языка” о достижениях иранологов. В сфере таджикской фразеологии внёс очень большой вклад профессор Х.Маджидов.

Фразеологические единицы привели к возникновению двух видов фразеологических классификаций. Они подразделяются на идиомы, фраземы и несидиоматические фразеологии по выражению целостного значения. В этом случае идиомы представляют собой выражения языка, идиоматики, высшей степени фразеологизации.

По выражению семантики идиомы (юн. идиома-особое выражение), или же идиоматические выражения составляют такой особый ФЕ нашего языка, который тесно связан со словами своим целостным и целостным содержанием и структурой.

Во втором подразделе третьей главы “Идиомы как носители исследуемых концептов”, широкое понимание идиом включает в себя три основных характеристики: неопределенность (неоднословность), устойчивый состав интерпретаций и идиом; в свою очередь, идиома, во-первых, характеризуется переосмыслением смысла, а во-вторых, смыслом компонентов [11;20].

Анализируем некоторые мнения, связанные с понятием «богатство-бойигарӣ» на таджикском языке, на основе высказываний. В связи с этим «богатство-бойигарӣ» имеет совокупность следующих понятий:

*А да(ҳа)н рӯған шордон(аз даҳон равған шоридан) маънои серую пурӣ ва бою бадавлат буданро дорад, “Ҳамин “Худо” гӯ, ки чишмат сер бошад будас, шикамат серу чашмат сер набошат, чизи кас-ба бо чиим ало каран мегифтӣ” [7;21].*

- *Андак –мундак, яъне қалон, бисёр будан, кам набуданро ифода мекунад. “Вай лой-и қадагии андак мундак не, ҳам-и бом-ба мерасат” [7;30].*
- *А нӯги худаш, яъне аз ҳисоби даромад (фоида)-и худи мол ифода меёбад. “Гов-а фурӯҳтаму а танаши зийодатишиба бо ҷобаҷо ин гӯсолайа гифтам. Нахс қадӣ, а нӯги худаш шудас-дийа” [7;29].*
- *А охури балан йэм хӯддан маънои аз оилаҳои доро ва одамони пурдида (ҳимматбаланд) буданро ифода намуда, ибораи ҳалқӣ мебошад, “Ҳамин келин-а кун, ки а охури балан йэм худдагӣ бошат, будасдийа, нодидаши ҳиччи-йа надидагӣ будас-дийа илоҷӣ қада: на чиз –а дидас-у на услугу одоба” [7;30].*

Концепт “богатство-бойигарӣ” в английских идиомах имеет совокупность таких концептуализаций:

- ✓ *состояние человека, которое проявляется в присутствии денег - king's ransom, easy circumstances, the Almighty Dollar, be in the money;*
- ✓ *золото- это признак богатства - strike gold; the goose that laid (lays) the golden eggs, gold mine, mint gold money;*
- ✓ *имущество, продукты питания и другие материальные блага, определяющие социальный статус; управление экономикой, политикой - make money, comfortably off, come good, have one's bread buttered for life, have one's bread buttered for both sides, be in chips, live (be) in clover;*
- ✓ *насыщенность может быть получена по-разному -rob the spittle;*
- ✓ *родиться богатым- curled darlings, be born with a penny (a silver spoon) in one's mouth, be born in/ to the purple;*
- ✓ *жениться - marry money, marry a fortune;*

Анализируем концепт “бедность-қашшоқӣ” таджикского языка на основе литых выражений:

- *Аз яке монда аз дигаре ронда ба умеди чизе аз баҳри чизи нақди мавҷуда баромаданро ифода менамояд, “Ба оши шумоён умед баста, шӯрбои тайёра нахӯрда омадам. Аз яке монда, аз дигаре ронда — гуфтагӣ барин, ин ҷо то омадани ман оша ҳам тамом карда мондемон! [1;19].*

*Абгор шудан* -нодор (камбагал) шудан, бечиз мондан аст. Асосан ин ибораи рехта дар асарҳо, адабиётҳои бадеӣ дидар мешавад, “Мана фалон- чӣ гӯяду номам барояд гуфта, ба тавр, амакатон чӣ кор кард? То хекиртакаши ба қарз ғӯтида тӯи қалон карду *абгор шуду монд?*” [1;16].

- *Абрау астар шуда мондан маъни гӯшти бадан гурехтан, харобу логар шуданро ифода менамояд, “бечора ду моҳ ранчи беморӣ қашида, абрау астар шуда мондааст, пеш чӣ хел фарбех буд!”*

“Се-чор танга пули будагия маросими дафни камтириба сарф карда *абраву астар шуда мондем*, уко, чӣ илоҷ, гӯр баъзе урфу одатҳои кӯҳнаи мо шавад! [1;16].

В английском языке концепт “бедность-қашшоқӣ” отражает такие понятия, как:

- Бедность-это характеристика состояния человека, которое проявляется в отсутствии денег или в очень небольших количествах: *not (to have) a penny (a sixpence) to bless oneself without of cash, a poor debtor, be out of funds; out of stock.*
- Бедность - это существование голода: *live from hand to mouth, live close to one's belly, a bag of bones, be on one's bones, a rack (stock) of bones;*
- Родился в бедности и может уйти из этого мира: *go to the bow-vows, to be born in the gutter, die in the gutter; give up one's girdle;*
- Жизнь в бедности тяжелая, унизительная: *taken up for hawks, carry off meat from the graves, up a tree, flat broke.*
- Борьба с бедностью: *keep the wolf from the door.*

В третьем подразделе третьей главы “Паремиологизация концептов «богатство» и «бедность» в таджикском и английском языках” речь о выражении концептов “богатство” и “бедность” в пословице и в афоризмах на таджикском языке по сравнению с английским.

А.В. Кунин классифицирует пословицы и поговорки как коммуникативные фразеологические единицы [3;56].

Мы объясняем концептуализацию «**богатства-бойигарӣ**» в паремиологии на двух языках.

**“Аввал бародариатро собит кун, сипас иddaoui мерос кун!**

*Аввал ба ҷизе ҳақ доштан ва сазовор будани ҳудро исбот кун, баъд онро талаб кун!*

*Макун оҳанги раҳ бо ҷаими баста,*

*Забон макшиои бар гуфтори бечо!*

*“Бикун собит бародар буданатро,*

*Пас он гаҳ даъвии мерос бинмо!” (Аҳмади Донии) [8;26]*

*Happiness is more than riches.*

*Knowledge is better than riches.*

*A good name is rather to be chosen than great riches [4;56].*

*“Аз сӯзани кӯтоҳқад коре ояд, ки аз найзаи дарозқад дар он очиз бимонад” [8;92].*

*Neither great poverty nor great riches will hear reason.*

*“Бойигарӣ вақтинча, як рӯз бенӣ ҳай, пага аллакай нест” (Халқӣ)*

*Riches and honor are like floating clouds [4;200].*

*Riches have wings.*

Концепт “бедность-қашшоқӣ” будет отмечено в английской паремиологии с амбивалентными чертами. В таджикские множественные числа означает не буквальное, а метафорическое значение.

*«Нимта нон, роҳати ҷон»*

*«Ба қурпаат нигоҳ қарда по дароз қун»*

*Better be poor and live than rich and perish.*

*It's better poor and free than rich and slave.*

*Дар кори ҳайр истихора нашояд.*

*Poverty makes good fellowship.*

*Poverty is the mother of invention. Poverty is the mother of all arts.*

*Poverty and hunger have many apt pupils.*

*“Андӯҳи дили сӯхтагон сӯхта донад”.*

Сахтии азобро азобдида медонад, то азоб набинӣ, дарди азобдидаро намедонӣ.

*Сӯзи дили Яъқуби ситамдида зи ман пурс,*

*“Андӯҳи дили сӯхтагон сӯхта донад”. (Саъдии Шерозӣ) [8;119]*

*Old age and poverty are two heavy burdens.*

*Old age and poverty are wounds that can't be healed.*

В четвертом подразделе третьей главы “**Когнитивные структуры, к которым восходят фразеологизированные концепты «богатство» и «бедность»**” речь идет об основной когнитивной структуре, выбранной для объяснения лексических понятий, тогда для фразеологизмов больше подходит метафора. Известно, что виртуальная система языка является мощным средством восприятия реальности.

Таджикские концепты “богатство” и “бедность” не показывают большого метафорического разнообразия, в то время как символы очень широко представлены в структуре.

Эмпирический материал дает возможность выделить следующие метафоры:

*Бойигарӣ-ин тилло: тилло, тиллоро аз сар рехтан, пул, хона, сангҳои қиматбаҳо, чизҳои қадима, молу мулк, фаровонӣ ва ҳокимијат:*

- *буруду бойишуда* (пули буруду бохтишуда дар аснои гаравбандӣ ва қимор; мисол: “Ҳарифон бо якдигар гарав мебастанд ва тамошобинон бологарав

мемонданد, ки дар натиҷа маблағи бисёр бурду бой шуд"). С.Айнӣ "Ёддоштҳо" саҳ. 144

- **даруни касеро гург дарронидан** (серпул будан, пули бисёр доштан, пули зиёдеро ҳавоӣ сарф кардан; "Мана, маро бин, аз баҳтам гардидаам, дар даруни пул бозӣ карда, дар чаҳор гӯшии шаҳр ҷоҳу ҷалол дорам") "Хорпуштак" саҳ.288
- **Ишками серро чӣ парвои ишками гурусна** (сер аз аҳволи гурусна хабар надорад, бадавлат ҳеч гоҳ ғами камбагалро намехӯрад:  
"-Рӯз қариб пешин шуд, ҳанӯз аз ин зиндонбони худобехабар хабаре нест,-  
гуфт яке. Дигаре гуфт: -Рафта дарро задан даркор аст, вагарна вай кай  
ки худаш хоҳад, ҳамон вақт меояд аз гушна мондани ману ту чӣ парво  
дорад? "Ишками серро чӣ парвои ишками гурусна" гуфтаанд) (С.Айнӣ  
"Доҳунда" саҳ.501)

Таким образом, в целом концептуализация "богатства" может быть сведена к двум широким метафорам (1) материи (резерв) и (2) пространства.

Идиомы и паремии, представляющие таджикское понятие "богатство", имеют в своей структуре компоненты, которые позволяют разделить символы на 4 группы:

**Одамон, пул (сомонӣ, доллар, миллионҳо, ҳазорҳо), хӯрок(нон, шир, равган, гӯшт, қоқ), ашё (хона, мошин).**

Таджикский концепт "бедность" выражается в следующих метафорических выражениях:

**Бедность (қашишоқӣ)**—ин гурусна будан ва хунук хӯрдан, гурусна ва сард, бо нону об рӯз гузаронидан; кисаҳои холӣ (даруни киса шамол мевазад), чизе гирифта намешавад, ба тунукоба мондан (зору нотавон шудан); ба душвории саҳт дучор шудан; дар таги девор мурда мондан; дар ба дар гадойӣ кардан, набудани сару либос, луб луч монондан; бо дасти хушк; лучу урён, бараҳна; луб луч, урён кардан.

В английском языке концепт "богатство" берет свое начало от следующих виртуальных существительных:

**Богатство** – золото: *the golden calf, strike gold, a gold mine, mint gold, money bag, coin it (in), coinly cove;*

**Богатство** – еда (много): *a butter-and-egg man, have one's cake baked*

**Богатство** – движение: *push one's fortune, strike gold, fill one's pipe, spin money, shake the padoga-tree, turn (wind) the honest penny, pile up the rocks;*

Символические компоненты идиом и паремий привезены поздно:

*Люди (the Bishop of Chester, Jew, Jack, Lord, Prince, Philip of Macedon, Croesus), пища (cream, gravy, fat, butter, egg, cake, sugar), деньги (dollar, coin), вещи (velvet, silk stocking).*

Метафорические значение, с которых началось понятие “бедность”, на английском языке:

**Бедность -это голод, безденежье:** *not a bean, tighten (pull in, draw in) one's belt, near (close) to the bone, on the bone, a bag of bones, skin and bone, take the bread out of smb's mouth, be on the cold in hand, carry off meat from the graves, to lick paint off the fence, not (to have) a penny (a sixpence, a cross), to bless oneself with, down and out, not to have a dime, leave smb.*

Символы “бедности” в идиомах и паремиях:

*Люди (Job, Lazarev, Jim Grow), еда (bread), деньги (penny, dime, cent, sixpence), вещи (empty purse).*

Пятый подраздел третьей главы посвящен “Динамика исследуемых концептов в таджикском языке XX века” до сегодняшнего дня многочисленные вопросы когнитивной лингвистики направлены на обработку различных концептов: судьба, хлеб, счастье, богатство, сердце, ложь, предательство, еда и др. изучаются на основе сопоставления материалов таджикского, русского, китайского, французского и других языков.

Для исследования динамических особенностей концептов мы использовали “Фразеологический словарь современного таджикского языка” М. Фозилова.

Покажем динамические процессы концептов “богатство” и “бедность” по материалам таджикской художественной литературы и фразеологическому словарю А.С.Кунина.

#### **Динамические процессы концепта “богатство” в таджикском и английском языках**

	<b>Воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ</b>	<b>Воҳидҳои фразеологии забони англисӣ</b>
1.	<b>Аввал бубин ҷои ҳуд, баъд бимон пои ҳуд.</b> Кореро бо андеша ва дониста кардан, бо мулоҳиза ба коре шурӯй намудан, бо эҳтиёт рафтор кардан. Акнун замонаҳо охир шуда, мардум ба ин маъниҳо эътиборе надода монданд, ки мегӯянд: “Аввал бубин ҷои ҳуд, баъд бимон пои ҳуд”. Р.Ҷалил “Шӯроб” с.3	<b>444. every shoe fits not every foot-</b> ҳар як пойафзол ба ҳар як пои мувофиқат намекунад. (зарбумасал)
2.	<b>Аз анбори ҳолӣ сад ман шолӣ</b>	<b>16. her face is her fortune –</b> чехраи вай

	<p>-аз анбори холӣ ба ман сад шолӣ инъом доданду сарамро гардонда духтарамро никоҳ карда гирифтанд.</p> <p><b>С.Улуғзода “Диёри навобод”</b> -домодшаванда, ки ҳарчанд “аз анбори холӣ сад ман шолӣ” набошад ҳам, ба духтар берун аз имконияти худ “ биҳишти рӯи замиро” ваъда карда буд.... Р.Чалил “Ҳикояҳо” с. 25</p>	<p>сарвати вай аст. If a man is hoping to get a dowry with Belinda, he will be sadly mistaken: her face is her fortune. (DEI) Агар мард умедвор бошад, ки Барои Белинда маҳр мегирад, вай бераҳмон хато мекунад: чехраи вай сарвати вай аст. (DEI)</p>
--	--	--

#### **Динамические процессы концепта “бедность” в таджикском и английском языках**

1.	<p><b>Ба азоб мондан</b> машакқат кашидан; нохушиҳо дидан; мушкилӣ кашидан. Лекин аз тарафи дигар ҳалки бечора ва мехнаткаш ба азоби дутарафа мемонад.... <b>Ҷ.Икромӣ “Дар доманаи кӯҳҳои кабуд”</b> с.10</p>	<p>687. <b>down on one's luck</b> – дар мусибат, дар бадбаҳтӣ, дар вазъияти вазнин, хушбаҳтӣ тағиyr ёфт; Bly... When I see a mangy cat or a dog that's lost, or a fellow-creature down on his luck I always try to put myself in his place. It's a weakness I've got. Блай...Вақте ки ман гурба ё саги гумшуҳа ё шахси бадбаҳтро мебинам, ман ҳамеша кӯшиш мекунам, ки худро ба ҷои ӯ гузорам. Ин заъфи ман аст. (J. Galsworthy, ‘Window’, act II) (c.473)</p>
2.	<p><b>Азобаш ба сари худаш</b> ҳар кас барои кардаи ношоистааш азоб мебинад. -мастию ростӣ гуфтаанд, отун,- ҷавоб дод зани раис,-ҳайр, азобаш ба сари худаш. <b>Ф.Ниёзӣ “Вафо”,к.11</b> с.10</p>	-
3.	<p><b>Аспи баҳти касе ба ҳар ду по лангидан</b> Ҳеч барор накардани кори касе. Барои ба шӯъбай ғоибонаи институт.... доҳил шудан якчанд бор миёнашро аз ҳафт ҷо баста қувваозмой карда будааст. Лекин чунон ки мегӯянд, аспи баҳташ ба ҳар ду по лангидааст. <b>“Маориф ва маданият”</b> с.37</p>	<p><b>29. not to have a rag to one's back-</b> ба факри шадид афтодан, бо ҷомаи кӯҳна гаштан -Never seems to have a rag to his back and always cadging tucker. Чунин ба назар мерасад, ки ӯ ҳеч гоҳ дар паси худ ҷомае надошт ва ҳамеша хӯрок мепурсид. (K. S. Richard, ‘The Roaring Nineties’, ch.17) -everything I do you criticise. ‘I don't. All I've said –apart from tonight- that I don't like you taking money from my father and going off buying clothes a though you hadn't a rag to your back. You've got enough clothes for a filmstar’. - шумо ҳама кореро, ки ман мекунам, танқид мекунед. 'Ман намедонам. Ҳар ҷизе ки ман гуфтам – ба истиснои имшаб - ин ба ман маъқул нест, вақте ки шумо аз падари ман пул мегиред ва барои харидани либос меравед, гарчанде ки шумо дар паси худ ягон либос надоштед. Шумо барои ситораи фильм либоси кофӣ доред." (D. Cusack, Heatwave in Berlin. Ch. VII)</p>
4.	<p><b>Барбод рафтан</b> Талаф, несту нобуд, торумор шудан; бехуда сарф шудан;  Афсус ки меҳнати шумо барбод рафт. <b>М.Миршакар “Қишлоқи тиллоӣ”</b>  2. Ҳамаи тарҳу нақшай вай дар як дам барбод мерафт.  <b>Ҷ.Икромӣ “ Ман гунаҳкорам”</b> сах.71</p>	<p><b>Барбод рафтан</b> Талаф, несту нобуд, торумор шудан; бехуда сарф шудан;  Афсус ки меҳнати шумо барбод рафт. <b>М.Миршакар “Қишлоқи тиллоӣ”</b>  2. Ҳамаи тарҳу нақшай вай дар як дам барбод мерафт.  <b>Ҷ.Икромӣ “ Ман гунаҳкорам”</b> сах.71</p>

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Анализ сочетаемости имён исследуемых концептов показал, что в таджикском языке синтаксическая сочетаемость гораздо разнообразнее чем в английском. В то же время число обобщенных лексических значений в английском языке больше. Таким образом, можно говорить о корреляции характеристик сочетаемости и особенностей языкового строя: большая возможность синтаксической сочетаемости уменьшает число обобщенных лексических значений, реализуемых в моделях сочетаемости, и наоборот.

Результаты анализа сочетаемости говорят также о том, что в значительной мере парадигматическое измерение концептов изоморфно его синтагматическому измерению. Вместе с тем синтагматические отношения демонстрируют более подробную, детальную презентацию параметров, выделенных ранее.

В концепте «богатство» в параметр «ресурсы» добавляется «потенциал», «объект» осмысливается не только как предмет обладания, но и как объект знания, обсуждения, желания им обладать и т.д. Кроме того, синтагматика имён концепта «богатства» добавляет новые характеристики: богатство с точки зрения его содержания, «бытийность» богатства, т.е. его динамические аспекты, локусные параметры богатства.

Подобное можно отнести и к синтагматике имён концепта «бедность»: конкретизация субъекта по линии «лицо - группа - локатив», введение градуированное в степени проявления состояния, подробная детализация области бедности или того количества, в отношении которого она проявляется и т.д.

Накопленный идиоматический материал показал, что “богатство” на обоих языках обозначается как состояние человека, проявляющееся в наличии большого количества денег, золота, других материальных ценностей; в таком случае жизнь легка и приятна. В то же время в таджикской идиоматике подчеркивается идея изобилия, в то время как в английском языке очень подробно излагаются способы достижения богатства, особенности социального положения человека в связи с его богатством, возможность в этом отношении влиять на его экономику, политику и общественную жизнь.

“Бедность” в обоих языках стал более фразеологизмом, чем “богатство”. “Бедность” понимается как состояние, которое проявляется в очень небольшом количестве денег, еды, жилья, одежды, трущоб. Бедная жизнь-тяжелая, печальная, но в английском языке отмечается, что в бедности также можно столкнуться с ней, в том числе и без ее воли.

Паремиологические концептуализации в таджикском и английском языках образуют сложную сеть противоречий и взаимоисключающих положений. Помимо этого, “богатство-бедность” очень тесно связаны в паремиологии. Люди видят в них много общего.

Таджикско-английские пословицы имеют много общего в гармонии. Изучение культурных концепций требует утверждения теоретических основ и методов, соответствующих поставленным задачам.

Понятие сказанное понимается как многомерное понятие, обладающее следующими характеристиками: психический характер, отношения с когнитивными структурами, функция местоимения, существование имени, применение с различными языковыми единицами, различные формы выражения (представления), историко - культурное определение, ценностный характер.

Выбор в качестве предмета исследования двух взаимосвязанных понятий не очень родственных европейских языков лингвистики позволил получить теоретические результаты, важные не только для языков и понятий, которые были даны.

Дальнейшее исследование внутренней формы позволило расширить эти идеи путем противопоставления большого количества резерва его дефициту, личного и неспецифического характера владения объектом этим ресурсом, положительной оценки объекта в соответствии с ресурсом и оценки объекта, характеризующегося его дефицитом.

Изучение деривативных и парадигматических связей названий понятий заложило основу для построения рамок “богатство” и “бедность”, в качестве названий их словов заложены следующие измерения, такие как, субъект и объект владения, оценка, отношение к нормам, ценности и эмоциональному отношению. Разделенные измерения привели к возможности описать эти понятия на разных языках на когнитивной основе.

В таджикском языке существует возможность как лексического, так и лексикограмматического выражения различных отношений, а в английском языке лексически выражаются различные семантические коннотации.

Качественно изменение существования понятий связано с их проявлениями в идиомах и паремиях. В отличие от словарных понятий, исследуемые понятия в идиоматике являются полностью антропоцентрическими; в обоих языках относительно небольшое количество актуальных значений дополняется богатым изобилием внутренней формы идиом. В общем, отношение к богатству в английской мысли, по признакам идиоматики, является более практическим, практическим и во многом зависит от самого человека, его целей

и настойчивости, хотя есть также много недостойных способов достижения высокого благополучия.

"Бедность "на обоих языках выражается в большем количестве идиом, чем" богатство". Это понимается как состояние человека, которое проявляется в очень небольших количествах или вообще в отсутствии денег, еды, жилья, одежды; бедная жизнь трудна и печальна. Однако в английском языке отмечается, что с бедностью можно бороться.

Важным отличием концепции фразеологизированных понятий является их образное и символическое воплощение, в то время как словарные понятия начинаются с рамок. Разделенные метафоры могут объединяться в общечеловеческие метафоры резерва, пространства, движения, которые могут быть положительными как на таджикском, так и на английском языках для понятия "богатство" и отрицательными для понятия "бедность".

Символы "богатство" и "бедность", разделенные на четыре группы на основе идиоматических и паремийных материалов: люди, деньги, еда, предметы, имеющие как общечеловеческий, так и особый характер.

Паремиологизация концептов представляет собой область перехода от языкового существования к контексту. Именно по этой причине паремийцы отличают друг друга своим подходом Дуранди к богатству и бедности, постоянной концептуализацией даже в рамках одной концепции. Понятия "богатство "и" бедность " широко распространены в паремиологии и, в частности, в английской паремиологии.

В целом, проведенные исследования показали теоретическое значение поставленных задач и способов их решения, перспективы которых могут быть связаны с дальнейшим диахроническим изучением этих понятий и их использованием в речи и обогащении словарного запаса таджикского языка.

### **Рекомендации по практическому использованию результатов исследования**

На основании проведенного исследования даны следующие научные рекомендации с целью улучшения сопоставления слов, выражающих концептов «богатство» - «бедность» в английском и таджикском языках:

1. Результаты научных исследований могут быть использованы в областях языкознания, сравнительного языкознания, лексикографии;
2. Материал исследования и его результаты могут быть представлены в ГОУ «Худжанский Государственный Университет имени академика Бободжона Гафурова» в виде лекций и практических занятий;
3. Выводы и результаты диссертации могут быть использованы при подготовке книг, рекомендаций и общих разработок по обучению английскому и таджикскому языкам;

4. По результатам диссертационного исследования также возможно организовать практические занятия для студентов, специализирующихся на английском и таджикском языках, других направлениях и отраслях, в том числе переводоведении, на филологических факультетах высших профессиональных учебных заведений Республики Таджикистан;
5. Результаты исследования могут помочь в разработке и составлении книг по лексикологии и грамматике английского и таджикского языков, а также в разработке словарей;
6. Материал данной диссертации помогает прояснить некоторые вопросы, связанные словообразованием английского и таджикского языков;
7. Учёные могут использовать результаты диссертации для написания сравнительных исследований, особенно на тему семантического, грамматического и синтаксического словообразования в английском и таджикском языках.

### **ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:**

#### **а) В журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ опубликованы следующие статьи автора:**

- [1-М] Холматова X.A., Роҷеъ ба забоншиносии фарҳангӣ ҳамчун заманаи назариявии таҳдилии консепсия /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. 2021. № 1. – С. 66-70
- [2-М] Холматова X.A. About of the concept “wealth” and “poverty” in the paremyological picture of the world /Х.А.Холматова/ Scientific journal “Research and education” (ISSN: 2181-3191) Vol.1 No.8 (2022), Tashkent
- [3-М] Холматова X.A., Роҷеъ ба муқоисаи ибораҳои рехтаи концепти “боигарӣ-қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англӣ /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шумораи №3 (104) соли 2023 барои чоп супорида шуд.
- [4-М] Холматова X.A. Роҷеъ ба мағҳуми концепт дар забоншиносӣ (таърихи инкишоф, сохтор, таснифот) /Х.А.Холматова/ Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав дар шумораи №1-1(107) 2023 ба чоп супорида шуд.
- [5-М] Раджабова М.М., Холматова X.A., Этимологический анализ концепта “*wealth/богатство*” в английском и таджикском языков (на тадж.языке) /Х.А.Холматова/ Вестник Таджикского национального университета-серия филологических наук №7 стр. 83-89, 2023. языках. Доклады Национальной академии наук Таджикистана).

#### **б) Статьи и тезисы публикаций в других научных журналах:**

- [6-М] Холматова X.A. О паремиологии концепта «богатство» и «бедность» в таджикском, русском и английском языках /Х.А.Холматова // IV International Scientific and Practical

Conference Current issues and prospects for the development of scientific research held on December 7-8 2021 in Orleans, France

- [7-М] Холматова X.А. Фразеологические единицы таджикского языка как объект лингвистического исследования /Х.А.Холматова// Scientific collection «Interconf» № 2 (38) 16-18.12.2020 Маводи конференсия илмӣ дар Таллин. Эстония
- [8-М] Холматова X.А. Семантический анализ фразеологических единиц антропоцентрической направленности русского, английского и таджикского языков /Х.А.Холматова// Scientific collection «Interconf» №3 (39) 26-28.12.2020, Маводи конференсия илмӣ дар Манчестер. Британияи Кабир
- [9-М] Холматова X.А. Мафҳуми “Концепт” дар забоншиносии когнитивӣ ва забоншиносии фарҳангӣ /Х.А.Холматова// Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва лингводидактика дар заминай муоширати байнифарҳангӣ дар маводи ҷумҳурияй Ҷаҳонӣ ба 90-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 50-солагии таъсисёбии кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ. Душанбе-2021
- [10-М] Холматова X.А. Мушкилоти тарҷума ҳангоми тафаҳҳуми матн /Х.А.Холматова// Масоили мубрами забоншиносии типологӣ, германӣ, ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ. №10 (2020) Ҳуҷанд-2020
- [11-М] Холматова X.А. Отражение концепта “богатство” и “бедность” /Х.А.Холматова// Международная научная конференция “Актуальные научные исследования в современном мире” (26-27 февраля 2022 г.) г.Перяслав, Украина
- [12-М] Холматова X.А. Концепти фразеологӣ: моҳият ва сохтор (дар асоси забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) /Х.А.Холматова// “Масъалаҳои мубрами забоншиносии мусир ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ”, маводи конференсия илмӣ-амалии ҷумҳурияй Ҷаҳонӣ ба 30-солагии Иҷтисодияи 16-уми Шурои Олии ҶТ, 25-солагии ба имзо расидани созишиномаи истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ, 90-солагии МДТ “ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, 65-солагии факултети забонҳои хориҷӣ, иҷроиши “Барномаи рушди забони давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҶТ барои давраи то соли 2030” №14 (2022)
- [13-М] Холматова X.А. Роҷеъ ба муносибати ҳалқҳои Амрико ва Тоҷик оид ба қашшоқӣ (дар мисоли зарбумасалҳо, мақолҳо, фразеологизмҳо ва афоризмҳо) /Х.А.Холматова/ Инсони комил ва олими забардаст (Маҷмӯи мақолоти илмӣ ва меҳрномаҳо Ҷаҳонӣ ба 75-солагии дотсенти кафедраи забони олмонӣ ва забони хориҷии дуюм Шарипов А.Ш.) 2023.– С. 206-209

## АННОТАЦИЯ

диссертацияи Холматова Хуршеда Айюбчоновна дар мавзуи «Инъикоси концепти “бойигарӣ”-“қашшоқӣ” дар системаи фразеологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи иҳтиноси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302) – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

**Калидвоҷаҳо:** забоншиносии когнитивӣ, шуур, мағҳум, концепт, муқоиса, ҷанба, лингвофарҳанг, парадигма, концепти бойигарӣ, концепти қашшоқӣ, фарҳанг, тафсирӣ, этиологӣ, синонимӣ, антонимӣ, идеографӣ, фразеологӣ, зарбулмасал, мақол, фрейм, идиома, паремия, лугавӣ, маънӣ, таҳлилӣ, қиёс, тоҷикӣ, англисӣ, лугавӣ - семантиկӣ, когнитивӣ, диахронӣ, синхронӣ, муноҳида, тафсир, системавӣ, комплексӣ, амсалавӣ, фразеологизатсия, паремиологизатсия.

Забоншиносии когнитивӣ яке аз соҳаҳои ҷолибтарин ва баҳсноки забоншиносӣ мебошад ва равандҳои равонӣ ва инъикоси забонии онҳоро дар ҳаёти ҳаррӯзai инсон меомӯзад. Ин илм ба забон ҳамчун воҳиди коммуникативӣ аҳамияти аввалиндарча медиҳад, ки на танҳо аз нуқтаи назари ҳалқ ва фарҳанг, балки аз як шаҳс ба шаҳси дигар фарқ мекунад.

Ҳар як шаҳс мақсади муошират ва хусусиятҳои прагматикии забонии худро дорад, ки идроки ўро дар раванди синтези гирду атрофаш дар шуури ў ба вуҷуд меояд, инъикос мекунад. Таҳлили яке аз ҷанбаҳои тадқиқотӣ дар забоншиносии когнитивӣ - концепт, аниқтараш, ба ду концепти зидмаъно “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ баҳшида шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Диссертацияи мазкур ба нокифоя омӯхтани майдони семантикийи концепти “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ”, омӯзиши концептосфераи асосии умумифарҳангии муосир бо мақсади таҳлил ва муайян кардани семантикаи ин концепт дар сатҳи миллӣ дар фарҳангҳои гуногуни забоншиносии муҳталиф таъсир хоҳад гузошт.

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур муайян кардани тавсифи ҳаматарафа ва хусусиятноки концептҳои абстрактии “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Вазифаи асосии таҳқиқот аз инҳо иборат аст:

-ошкор намудани имкониятҳои лингвофарҳангшиносӣ ва забоншиносии когнитивӣ ҳамчун асоси назариявии таҳқиқи хусусиятҳои лингвофарҳангии концептҳо;

- муайян кардани мағҳуми “концепт” дар забоншиносии муосир;
- коркарди минбаъда ва возеҳ намудани усуљҳои экспликатсияи хусусиятҳои лингвофарҳангии концепт дар заманаи тавсифҳои ҳаматарафаи он;

- таҳлили шакли дохилӣ, меъёри калимасозӣ, парадигматикӣ ва синтагматикии консептҳои омӯхташаванда;
- омӯзиши динамикаи консептҳои “бойигарӣ” ва “қашшоқӣ” дар забони адабии тоҷикии охири асри XX;
- тасвири консептиунонии бойигарӣ ва қашшоқӣ дар идиомаҳо ва паремияҳо;
- бунёди соҳторҳои когнитивӣ, ки аз онҳо консептҳои таҳқиқшаванда бармеоянд;

## АННОТАЦИЯ

**диссертации Холматовой Хуршеды Айюбджановны на тему «Отражение концепта «богатство»-«бедность» в фразеологической системой английского и таджикского языков» на соискание учёной степени доктора философии (PhD) – доктора по специальности 6Д021300 – Языкознание (6Д021302) – Сравнительно-историческое, типологическое и сравнительное языкознание).**

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, сознание, понятие, концепт, сравнение, аспект, лингвокультурология, культура, парадигма, концепт богатство, концепт бедность, словарь, толковый, этимологический, синоним, антоним, идеографический, фразеологический, пословица, поговорка, фрейм, идиомы, паремия, лексический, смысл, анализ, сравнение, таджикский, английский, семантический-лексический, когнитивный, диахронический, синхронический, наблюдение, системный, комплексный, моделирование, фразеологизация, паремиологизация.

Когнитивная лингвистика-одна из самых интересных и противоречивых областей лингвистики, изучающая психические процессы и их лингвистическое отражение в повседневной жизни человека. Эта наука придает первостепенное значение языку как коммуникативной единице, которая отличается не только с точки зрения народа и культуры, но и от одного человека к другому.

У каждого человека есть цель общения и свои прагматические языковые особенности, которые отражают его восприятие в процессе синтеза вокруг него в его сознании. Анализ одного из аспектов исследования в когнитивной лингвистике-концепт, в частности, посвящен двум концептам “богатство” и “бедность” как в таджикском, так и в английском языках.

**Актуальность темы исследования.** Данная диссертация посвящена на недостаточное изучение семантического поля понятия “богатство” и “бедность”, изучение основной универсальной концептосферы современного языка с целью анализа и определения семантики этого понятия на национальном уровне в различных языковых культурах.

**Цель исследования.** Основной целью данного исследования является определение всестороннего и характерного описания абстрактных концептов “богатство” и “бедность” в таджикском и английском языках.

**Задачи исследования.** Основная функция исследования состоит из:

- раскрытие возможностей лингвистики и когнитивной лингвистики как теоретической основы исследования лингвистических особенностей концептов;
- определение понятия "концепт" в современной лингвистике;
- дальнейшая разработка и уточнение методов экспликации лингвистических характеристик концепции на основе ее всесторонних описаний;
- анализ внутренней формы, критерия словообразования, парадигматики и синтагматики изучаемых концептов;
- изучение динамики концептов “богатство” и “бедность” в таджикском литературном языке конца двадцатого века;
- концептуальная картина богатства и бедности в идиомах и паремиях;
- построение когнитивных структур, из которых вытекают исследуемые концепты;

## ANNOTATION

**dissertations of Kholmatova Khurshed Ayubdzhanova on the topic "The emergence of the concept of "wealth"- "poverty" in the phraseological system of the English and Tajik languages", submitted to gain Doctor's Degree (PhD) - Doctor of Philosophy in the speciality 6D021300 – Linguistics (6D021302 – Comparative-Historical, Comparison and Comparative Linguistics).**

**Key words:** cognitive linguistics, consciousness, concept, concept, comparison, aspect, linguoculturology, culture, paradigm, concept wealth, concept poverty, dictionary, explanatory, etymological, synonym, antonym, ideographic, phraseological, proverb, saying, frame, idioms, paremia, lexical, meaning, analysis, comparison, tajik, english, semantic-lexical, cognitive, diachronic, synchronic, observation, system, complex, modeling, phraseologization, paremiologization.

Cognitive linguistics is one of the most interesting and controversial areas of linguistics, studying mental processes and their linguistic reflection in a person's daily life. This science attaches paramount importance to language as a communicative unit that differs not only from the point of view of the people and culture, but also from one person to another.

Each person has a goal of communication and their own pragmatic language features that reflect their perception in the process of synthesis around them in their

consciousness. The analysis of one of the aspects of research in cognitive linguistics-the concept, in particular, is devoted to the two concepts of "wealth" and "poverty" in both Tajik and English.

**The actuality of research.** This dissertation is devoted to the insufficient study of the semantic field of the concepts of "wealth" and "poverty", the study of the basic universal conceptual sphere of the modern language in order to analyze and determine the semantics of this concept at the national level in various linguistic cultures.

**The goal of research.** The main purpose of this study is to determine a comprehensive and characteristic description of the abstract concepts of "wealth" and "poverty" in Tajik and English.

**Research tasks.** The main function of the study consists of:

- disclosure of the possibilities of linguistics and cognitive linguistics as a theoretical basis for the study of linguistic features of concepts;
- definition of the concept of "concept" in modern linguistics;
- further development and refinement of methods for explication of linguistic characteristics of the concept based on its comprehensive descriptions;
- analysis of the internal form, criteria of word formation, paradigmatics and syntagmatics of the studied concepts;
- study of the dynamics of the concepts of "wealth" and "poverty" in the Tajik literary language of the late twentieth century;
- conceptual picture of wealth and poverty in idioms and paroemias;
- the construction of cognitive structures from which the concepts under study follow;